


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯпоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.kgu.tj №1 (313) 1-уми Феврали соли 2021, душанбе (оғози нашр: соли 1994)

**ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ
МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ЧУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН "ДАР БОРАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛӢ
ВА ХОРИЧИИ ЧУМҲУ҆Ӣ"**



26.01.2021, шаҳри Душанбе
Ҳамватанони азиз!

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва
вакилони Маҷлиси намояндагон!

Паёми Президенти мамлакат ба
мақоми олии қонунбарори кишвар
дар соли барои мардуми шарифи
Тоҷикистон воқеан таърихӣ - сиёмин
солгарди истиқлолу озодии Ватани

азизамон пешниҳод мегардад.

Тавре ки кули ҳамватанони азизи
мо, инчунин, ҳар яки шумо - вакилони
муҳтарам ва ҳозирини гиромӣ медо-
нед, соли 2020 барои сокинони сайё-
ра, аз ҷумла Тоҷикистони мо яке аз
солҳои аз ҳар лиҳоз вазнин буд.

Дар натиҷаи паҳн шудани бемории
сироятӣ коронавирус ва вобаста ба

он, босуръат паст рафтани фаъолно-
кии иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи
бекорӣ вазъияти сайёра боз ҳам пе-
чида гардида, ба буҳрони бисёр ша-
диди иқтисодиву молиявӣ ва иҷтимоӣ
ру ба рӯ омад.

Имрӯз дар дунё амалан давлат ва
соҳае нест, ки аз таъсири буҳрон эмин

Идомааш дар саҳ. 2-3-4-5-6-7

РОҲКАТ БА ЧЕМПИОНАТИ ЧАҲОН



ҶОЙ 1-УМ ДАР ОЗМУНИ "ФУРӯГИ СУБҲИ ДОНОЙ..."



ҲАРФИ ДОНИШҖӯ



РОҲНАМОИ ИЛМУ МАҶИДИ



МУВАФФАҚИЯТҲО ДАР СОЛИ 2020



С. 8-9

СИПОСНОМА БА ҚУРБОН ҲАҚИМЗОДА



С. 10

АЗ ДИРӯЗ БО ТУ, КИ ФАРДӢ



С. 11



С. 9

С. 8

С. 12

С. 13

МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛИ РАҲМОН БА МАЧЛИСИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛИ ВА ХОРИЧИИ ҶУМҲУРИЙ"

нёди кўдакистонҳо ва марказҳои ин-кишофи кўдакон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ карда, ба ин масъалаи бисёр ҷиддӣ ва бо масъулияти баланд муносабат намоянд.

Чунонки борҳо хотирнишон карда будам, то замони истиқлол дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо 69000 донишҷӯй фаъолият мекард.

Имрӯз шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 41, донишҷӯен ба 245 ҳазор ва бо иловай донишҷӯёне, ки дар хориҷи кишвар таҳсил ме-кунанд, ба 285 ҳазор нафар расидаст.

Бо вуҷуди ин, таъқид месозам, ки аз ҷониби роҳбарони Вазорати маориф ва илм, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар масъалаи қабули дов-талаబон ва тарбияи кадрҳо, пеш аз ҳама, ба сифат эътибори аввалинда-рача дода шавад.

Вазорати маориф ва илм, ҳамчунин, вазифадор карда мешавад, ки дар тамоми зинаҳои таҳсилот - аз муассисаҳои томактабӣ сар карда, то гимназияву литеяжо ва зинаҳои дигари таҳсилот ба таври ҳатмӣ омӯхтанаи забонҳои хориҷӣ, маҳсусан, забонҳои русиву англисӣ ва технологияҳои иттилоотиро ташкил карда, назорати қатъии сифати таълимро дар ин самт ба роҳ монад.

Таҳсили ҷавонон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илми кишварҳои хориҷӣ яке аз ибтикороти муҳимми Ҳукумати мамлакат дар самти рушди илму маориф маҳсуб мейбад.

Ҳоло дар хориҷи кишвар зиёда аз 40000 нафар донишҷӯй, магистр ва аспирантҳои мо ба таълим фаро гирифта шудаанд.

Мо бояд тавассути стипендияи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дурахшандагон", барномаҳои байналмилалий ва дигар имконоти мавҷуда таҳсили ҷавонони бойистеъоддор дар хориҷи мамлакат вусъ-ат баҳшем.

Ба хотири ҳавасмандгардонии донишҷӯён ва муҳаққиқони ҷавон мо соли гузашта маблағ ва шумораи гирандагони стипендияи президентиро хеле зиёд кардем.

Ҳамчунин, охири соли гузашта ба-рои олимону омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ҷоизаи маҳсуси давлатӣ таъсис дода шуд, ки ҷар сол 15 нафар беҳтаринҳо метавонанд соҳиби он гарданد.

Бо мақсади дастгiri давлатӣ ва тақвияти вазъи иҷtimoии донишҷӯёну магистрҳо ва аспиранту докторантҳо пешниҳод менамоям, ки стипендию онҳо аз 1-уми сентябр соли 2021 ба андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад.

Тиқбии маълумот ҳар сол аз институти Академияи миллии илмҳо, ака-демияҳои соҳавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар то 500 нафар омӯзгорон ва олимону муҳаққиқон барои табодули таҷриба, бозомӯзӣ, таҳсил дар зинаҳои магистратура, аспирантура ва докторантура са-фарбар карда мешаванд, valee ин ҳоло ҳам кам аст.

Академияи миллии илмҳо, ака-демияҳои соҳавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро зарур аст, ки ба ин масъалаи дар оянда низ дик-қати аввалиндарача диханд.

Вобаста ба ин, ба Вазорати маориф ва илм, Академияи миллии илмҳо ва Вазорати рушди иҷtisod савдо су-пориш дода мешавад, ки ҷиҳати ҳарчи бештар ба хориҷи кишвар фиристодани ҷавонони бойистеъоддору лаёкат-манд аз рӯи равияи илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ "Барномаи тайёр кардани кадрҳои ҷавони илмӣ барои солҳои 2021 - 2030"-ро таҳсия карда, дар мuddati се моҳ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд.

Мо дар даврони соҳибистиклолии кишвар поъҳои моддиву техникӣ, оз-

моишгоҳӣ ва кадрии муассисаҳои илмии Академияи миллии илмҳоро пай-васта таҳқим бахшида истodaem.

Масалан, агар соли 1991 дар зinaи аспирантураи Академияи миллии илмҳо ҳамагӣ 148 нафар ҷавонон таҳ-сил карда бошанд, соли 2020 шумораи онҳо ба 1200 нафар расида, қариб 8 барobar зиёд шудааст.

Шумораи аъзои Академияи миллии илмҳо низ ду барobar зиёд гардида-ast.

Олимонро зарур аст, ки корҳои ил-мivу таҳқiqotiro дар доираи самtҳoe, ки Ҳукумати мамлакат муайyan кардааст, вусъат бахшида, дар рушdi икhtisodi миллии кишвар faъolona saҳm guzorand.

Дӯстони arqmand!

Bo darnazardoston on ki tанду-rusti яке аз соҳаҳои муҳimtarinii iҷtimoi məbowad, Ҳукумати Тоҷikiстон dar давroni iştiklol mablagzorii soҳai tандurustiro ҳammasola zиёd karda, to 2,1 milliard somoni krasonidaast.

Dar in davra zиёda аз 1300 muassisa navi tiбbi bунёd гардида, қариб 25 ҳазор кадрҳои doroi maъlumoti olyi va 147 ҳазор naфar kor-mandoni miёna tiбbi tайёр karda shudaand.

Xolo dar soҳai tандurusti kishvar қariб 110 ҳазор naфar kor-mandoni faъoliyat mekunand, kи az onҳo 75 ҳазор naфaraшon tabibon va kor-mandoni miёna tiбbi будa, besh az 68 foizro занon tashkil medixand.

Bo iştifoda аз fursat, ba ҳamaи kormandoni soҳai tандurusti, maҳsuson, ba tabibon va ҳamshiraҳoи shaфқat, kи dar shabu rӯzҳoi avci bəmoriy siroyati koronavirus ba savigandi kashbi xud sodek monda, baro təbabati marдумi Toҷikiстон sofdipona zaҳmat kashiдан va ҷoni ҳazorona naфar ҳamvatano namonro az marg nachot dodand, bori digar sipozi minnatdori samimiy baeн menamoyaм.

Ҳамчунин, ба kулli soқinoni kishvar, kи dar chunin davraи dushvorusi vazi-nin sabru taҳammul niшon doda, ba voximavu taҳluka naafotdond, barъ-aks, muttaҳid shuda, eҳtiromu izzati ҳamdigarro ba ҷo ovardan, tabibon va oilaҳoi onҳoro daстgir karandan va barobari Ҳукуmat zaҳmat kashiдан, inchnun, ba soҳibkoroni vatanidust va digar shaxsoni sahovat-pesha, kи ba muassisaҳoи tандurusti, tabibon va oilaҳoi kamizoat bo ta-ҳzizoti tiбbi, doruvoriy va mawodi fizoy kumak rasonidan, sipozi be-poēn meғyam.

Mo imrӯz shukrona mekunem, kи az oғosi moҳi январ dar kishvaromon bəmoriy siroyati Kovid-19 az bain raftaast.

Lekin in chunin maъnӣ nadorad, kи mo ba salomatii xud va atrofiёnamon beparvoi zoҳir namoem, balki chun peshтарa boyd ҳushoр boшem, ba қoindaҳoи beҳdoшti shaxsivu ҷamъiyati eъtiibori ҷidдӣ diҳem va ҳamdigarro eҳtiot kune.

Dar soli 2020 az ҳisobi mablaғҳoi bucheti baroи muassisaҳoи tiбbi dar ҳamchi қariб 1 milliard somoni taҳzizoti zaruriy, doruvoriy va mawodi muҳofizati haridoriy kar-da shud.

Digar samti afzaliyatnoki soҳai tандurusti ba talaboti zamoni muosir mutobiқ gardonidani sharoiti muassisaҳoи tiбbi meboшad.

Bo in maқsad, dar soli 2020-um 108 inshoотi navi tандurusti bунёd va 283 inshoотi az taъmiри asosiy baro-va шуд.

Taҳlilxо niшon медиҳand, kи solҳoi oxir siroyatēbi bo baran gezandagoni ҳar guna bəmoriy bo яke az mushkiloti asosiy soҳai tандurusti tabdiл efftaast.

Az in liҳoz, Vazorati tандurusti va ҳisbi iҷtimoi aҳoliro zarur aст, kи masъalaи tаъsisi Marказi ҷumҳu-

riyии микробиология ва virusino-siro maveridi omӯziш қарор doda, peшniҳodҳoи xudro oид ba ҳalli ин masъala ба Ҳукуmati mamlakat manzur namoyaн.

Soli 2020 baroи taқvияt bakhshiда-ni daстgiri iҷtimoi nafaқah-yoру-nu maъyobon, kўdakoni yatim va oilaҳoi kamizoat bo қator choroxon judmand roҳandozӣ garida, ba ziёda аз 700 ҳazor naфar sokinon az gurӯxhoi osibaziri chomea ba mablagi besh az 250 million somoni kumakhoi ilovagari iҷtimoi pardoxta shudand.

Ҳукуmati kishvar ba masъalaи ҳisbi salomatii va nigoҳubini yatimnu maъyobon va pironsolonu beparastor muntagazam famxor zoҳir kar-da, baroи beҳtar soxtoni sharoiti iҷtimoi onҳo tадbirҳoи sarivaқti-ro amaliy menamoyaн.

Bo maқsadi idomaи tадbirҳoи Ҳукуmati mamlakat dar samti daстgiri давлатi gurӯxhoi osibaziri aҳolii, peшniҳod менamoyaм, kи az 1-umi sentyabri soli 2021 nafaқai maъyobon az sinni kўdak, kи dar asosи қonunҳoи Ҷumҳuриi Toҷikiстон "Dar boraи taъminni nafaқai shaҳrvandoni Ҷumҳuриi Toҷikiстон" va "Dar boraи nafaқaҳoи

kasbu soҳibxunaр гардидani ҳar як yatimi kулл, soҳibi choi kor va zindagi mustaqilonona shudani onҳo tamomni tадbirҳoи заруриo amaliy namoyaн.

Dar siёsatи давлатu Ҳукуmati Toҷikiстон tanzimi munosibatҳoи meҳnat, rušdi bozori meҳnat va bo shugl taъmin namudani aҳolii mawkei asosiy dorad.

Vale boyd guft, kи tibқi tаҳlillxo satxi kасbияti korgaron ҳanӯz ba tаlaboti bozori meҳnat chavobgūy nabuda, in masъala ba isloҳoti ҷidдӣ niёz dorad.

Dar charaёni isloҳot яk masъala-ro ba eъtiibor boyd girifit, kи imrӯz dar Toҷikiстон zarurat va tаlabot baroи chorӣ namudani omӯziши sadҳo iҳtisosi digar vuchud dorad.

Ҳоло дар kishvar 62 muassisa tаҳsiloti ibtidoi kасbӣ az rӯi 97 iҳtisos va 5 markazi taъlimi kalon-solon bo 41 filial va 21 namoyaн-dagi az rӯi 93 kасb kadrhoxi korgar tаjteyr mekunad.

Dar asosи dasturi mo imsol dar zamina litsyeo kollechxoi tehnikiy bоз 47 markazi ҳunarxoi milliy va muosir baroи omӯziши 50 kасb ҳunarxoi korgar tаjteyr mekunad.



suғurtavӣ va давлатӣ" taъlin shudast, ba andozai 20 foiz zиёd karda shavad.

Nafaқai kўdakoni maъyobi to 18 - sola, kи dar asosи қonun Ҷumҳuриi Toҷikiстон "Dar boraи nafaқaҳoи suғurtavӣ va давлатӣ" taъlin shudast, ba andozai 20 foiz, inchnun, nafaқai maъyobon gurӯxhi yakum, kи dar asosи қonun Ҷumҳuриi Toҷikiстон "Dar boraи nafaқaҳoи suғurtavӣ va давлатӣ" taъlin garidaast, ba andozai 50 foiz baland bardoshtha shavad.

In ikdom imkon mediҳad, kи sharoti iҷtimoi қariб 100 ҳazor naфar shaҳrvandon az gurӯxhoi osibaziri zirkushda beҳtar garad.

Dar in zamina, ba Ҳукуmati mamlakat sупoriш doda mewavad, kи baroи bунёdi se maktab - internatи Prizidenti baroи yatimoni kулл dar viloyatҳoи Xatlonu Sufd va shaҳri Dushanbe chorachӯy namoyaн.

Zarur ast, kи dar in muassisaҳo misli maktabҳoи bайnalmilalii Prizidenti sharoti beҳtarinи taҳzisil va zindagi muҳayē karde shavad.

Kumitaи meъmorӣ va soxtoni yakchо bo Direksiyasi soxtoni inshoотi ҳuкуmati то avvali moҳi oktyabr loixaи in muassisaҳoи taҳsili va boroи muwofiqiha ба Roҳbari давлат peshniҳod namoyaн.

Bobasta ba in, ba Ҳукуmati mamlakat, Vazorati maorif va ilm, raисони viloyatҳo, shaҳru noҳixaҳo va roҳbaroni muassisaҳoи taъlimi sупoriш doda mewavad, kи baroи soҳib-

yaн.

Ammo az rӯi maъlumot қismi zиёdi taҳzisotи taъlimi dar in muassisaҳo farusda garida, iştifoda taҳzisotu tehnologiyai muosir omӯzonida nameshavad.

Ilava bar in, dar muassisaҳo tаҳsiloti ibtidoi kасbӣ va markazҳoи taъlimi kalon-solon kitobҳo darsiy va taxassusiy namerasand.

Az in rӯi, baroи isloҳoti ҷidдӣ, aznavsosiyi nizomi taъlimi va taҳzisotu zaminaҳo moddivu tehnikiy muassisaҳo tаҳsiloti ibtidoi va miёna kасb choroxi mewaxhas andeшиda shawand.

Ҳamzamон bo in, ba vazoratҳo meҳnat, muҳočirat va shugl aҳolii, maorif va ilm sупoriш doda mewavad, kи baroи taҷdidi nazar karданi barnomavu naқshaҳoи taъlimi kасbҳoи korgar tаjteyr mekunad.

Bobasta ba in, zarur mewumoram, kи ba ҳar як muassisaҳo tаҳsiloti ibtidoi kасbӣ az ҳisobi aъzoи Ҳукуmati, vakiyonи parlament, roҳbaroni soxtoru maқomoti markazӣ va shaҳru noҳixaҳo yeknafarib ҳa ҳaisi sarpasrat wobasta karde, dar zarfi du soli oянда tamomni mushkilotu masъalaҳo choydoшtai onҳo ҳallu fasl karde shawand.

Dar siёsati iҷtimoi давлатu Ҳукуmati Toҷikiстон ба masъalaи baland bardoshthani maқomni занону bonuvon dar ҳaётü chomea dикқati

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ ОЛИИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН "ДАР БОРАИ САМТҲОИ

Чиддӣ дода мешавад.

Мувофиқи натиҷаҳои интихоботи соли 2020 ба Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олий 8 нафар занон ё 25,8 фоиз ва Маҷлиси намояндагон 15 нафар ё 23,8 фоиз интихоб шуданд, ки нисбат ба интихоботи гузашта қариб 4 фоиз зиёд мебошад.

Шумораи занон дар маҷлисҳои вакилони ҳалқи шаҳри Душанбе ба 41,5 фоиз, вилоятҳои Ҳатлон қариб 35 фоиз, Суғд беш аз 33 фоиз, Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон зиёда аз 34 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ қариб 30 фоиз расидааст.

Занону бонувони лаёқатманд ва соҳибкаслу баландихтисос ба хизмати давлатӣ ва идоракуни давлат тоҷрофт бештар ҷалб гардида истодаанд.

Ба ҳолати якуми январи соли 2021 аз шумораи умумии 19210 нафар хизматчиёни давлатӣ 4485 нафар ё 23,4 фоизро занон ташкил медиҳанд.

Саҳми занон дар рушди соҳаҳои илму маориф ва тандурустии мамлакат торафт афзуза истодааст. Имрӯз дар соҳаи маорифи кишвар 73 фоиз ва тандурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қариб 68 фоизро занону бонувон ташкил медиҳанд.

Фаъолияти бонувон дар соҳаи кишварӣ ва рушди иқтисодӣти кишвар низ назаррас буда, ҳоло шумораи роҳбарони ҳоҷагӯҳои дехқонӣ аз ҳисоби занон 35600 нафар ва занони соҳибкор 77400 нафарро ташкил медиҳад.

Ҷудо намудани қарз яке аз василаҳои беҳтар намудани шароити иқтисодии занон ва оилаҳо мебошад. Соли 2020 ба занону бонувони соҳибкор ба маблаги 2 миллиарду 100 миллион сомонӣ қарз дода мешавад.

Ҳукумати мамлакат ташаббусҳои занону бонувони кишварро минбаъд низ дастгирӣ карда, ба хотири ҷалб бештарни онҳо ба вазифаҳои роҳбарикунанда тадбирҳои иловагиро амали мегардонад.

Бо ин мақсад, ба Кумитаи кор бо занон ва оила супории дода мешавад, ки лоиҳаи қарори Ҳукумати мамлакатро дар бораи "Стратегияи миллӣи фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 - 2030" ва нақши амализозии онро барои солҳои 2021 - 2025 таҳсия ва пешниҳод намояд.

Ҷавонони мо дар рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми бисёр арзишманд гузашта, нақши онҳо аз иштирок дар бунёди иншооти азими мамлакат то хизмати содиқона дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ - ҳифзи сарҳади давлатӣ, суботу оромии давлат ва ҳаётӣ осоиштаи мардуми Тоҷикистон арзандана таҳсиина ва боиси ифтиҳори ҳар яки мо мебошад.

Соҳоҳои охир саҳми ҷавонон дар рушди варзиш ва оммавигардонии он ва тарғиби тарзи ҳаётӣ солим дар миёни аҳли ҷомеа назаррас мебошад.

Агар то соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ қарб ҳазор иншооти варзиш фаъолият дошта бошад, пас соли 2020 шумораи онҳо ба 10220 расонида шуд.

Ҷавонони иншооти варзиш дар даврони соҳибистикӣ беш аз нӯҳ баробар зиёд гардидааст.

Танҳо соли 2020, яне соли пандемия ва шароити мушкилии иқтисодиву молиявӣ барои наврасону ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар 147 иншооти варзиш бо ҳарчи 1 миллиарду 63 миллион сомонӣ соҳта, ба истифода дода шудааст.

Мо ба хотири ҳавасманд намудани варзишгарон соли 2015 Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи варзиш таъсис додем, ки то имрӯз қарб 200 нафар варзишгарони ҷавон соҳиби он гардидаанд.

Мо минбаъд низ ба рушди соҳаи

варзиш, оммавигардонии он, ташаккули тарзи ҳаётӣ солим ва ҷалби боз ҳам бештарни ҷавонон ба ҳаётӣ сиёсии ҷомеа, баланд бардоштани майлу рағбати онҳо ба илмомӯзиву нағоварӣ, дарёфтӣ дастгирӣ кардани истеъодҳои ҷавон ва бунёди инфраструктури замонавии муҳаҷҷаз бо лавозимоти зарурӣ барои ҷавонон диққати аввалиндарача медиҳем.

Мо бояд ба рушди забони шево ва шоиронаи тоҷикӣ низ эътибори аввалиндарача дижем. Ҷунки забони давлатӣ яке аз сарватҳои муқаддас ва гарон-баҳотарини мо мебошад.

Дар шароити ҷаҳонӣ, яъне таҳҷӯми фарҳангиву забонӣ моро зарур аст, ки баробари омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, аз ҷумла русӣ ва англисӣ барои пешрафти забони тоҷикӣ ва тавссеаи доираи истифодаи он мунтазам кӯшиш ва ғамхорӣ намоем.

Хотирнишон месозам, ки ин вазифаи ҳар як фарди ватандӯст, аз ҷумла, падару модарон, омӯзгорон, аҳли маориф, илм, зиёйёни кишвар, кормандони воситаҳои аҳбори омма ва адіbonу олимони мамлакат мебошад.

Тоҷикон фарҳангӣ бисёр ғанӣ ва таърихи басо пуритихори бостонӣ доранд.

Масалан, танҳо таърихи 5500 -солаи Саразм, ки аз ҷониби олимони сатҳи ҷаҳонӣ, марказҳои мұтабабарӣ илмии дунё ва созмони буноғузӣ байналмилалии ЮНЕСКО эътирофу тасдиқ шудааст, далели раднопазир ва бебаҳси қадимӣ будани миллати тоҷик мебошад.

Арҷ гузаштан ба фарҳангу таърихи бостонӣ миллат ва омӯхтани он, инчунин, аз ҳуд кардани мероси ҷовидони садҳо ва ҳазорон нафар фарзандони фарзонаи ҳалқамон, яъне шоирону адіbon ва олимону мутафаккирони барҷастаи миллат вазифаи ҳар як соҳибатан мебошад.

Мо ба хотири ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ ва таъмиру нигоҳдории онҳо хеле корҳои созандаро оғоз кардаем ва кӯшиш дорем, ки тавассути созмонҳои буноғузӣ байналмилалии мероси моддӣ ва ғайримоддии кишваронро ба аҳли олам ҳарчи бештар муаррифӣ намоем.

Вобаста ба ин, вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг ва Академияи миллӣ илмҳо вазифадоранд, ки ҷиҳати омӯхтани таъриҳҳои ҳалқи тоҷик, забони давлатӣ ва ҷуғроғияи Тоҷикистонро дар муассисаҳои таълимашон ба забони ақаллиятҳои миллӣ дуруст ба роҳ монанд ва қитобҳои дарсиро барои ин муассисаҳо сари вақт таҳсия, тарҷума ва дастрас созанд.

Ҳозирини гиромӣ!

Соли сипаришуда ҳайати нави Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардида ман дар нахустинҷосияҳои онҳо иштирок карда, фикру мулоҳизаҳои ҳудро оид ба рушди тақмилони қонунгузорӣ ва таҳқими минбаъдан фаъолияти парламент иброз намуда будам.

Бовар дорам, ки вакiloni ҳалқ тавассути қабули қонуну қарорҳо дар пешрафти ҷомеаи минбаъд низ саҳми ҳудро мегузоранд.

Вале фаъолияти онҳо набояд бо қабули қонуну қарорҳо махдуд гардад. Яъне вакiloni вазifadordorand, kи дар ҳамкорӣ бо мақомоти татbiқkunanda қонунҳо ҷиҳати ба талaboti



рӯз мутобиқ намудани онҳо саҳм гузоранд ва бо истифода аз ҳуқуқи ташабbusi қонунгузорӣ лоиҳаи қонунҳо ба талaboti рушду пешрафти ҷомеа мувофиқро омода ва пешниҳод намоянд.

Итминон дорам, ки мақоми олии қонунбарори кишвар таҷрибаи гузаронидани муҳокимаҳои парламентиро тақвият бахшида, дар ин раванд қонунҳо, амалияни татbiқi онҳо, барномаҳои иҷtимoivu iqtisodiy va digar masъalaҳoи mubrāmi rӯzro barrasī karda, dar peshrafati ҳaётӣ ҷomеа saҳm arišmānd meghuzorad.

Дар барobarii in, vakiiloni ҳamai satxho - az aъzozi Maҷlisasi namoyandagoni sar karda, to vakiiloni maҷlisҳoи māχalpī va ҷamoaatҳo ҳamchun shaҳrvandoni kishvar, pesh az ҳama, xudashon boyd faъolot va tashabbuskoru tashkilotchi boшanد, naқshi ҳudro dar taҳkimi ruknҳoи давлатdorӣ sofdilona ičro namoyand, dar vusъat doddani korҳo fahmondadiҳi va obodonivu sозандagӣ dar ҳavzaҳoи intixobotii ҳud va amaliy namudani siёsatni давлат dar maχalҳo saҳmi sodekonavu vatanidustonи guzorand.

Ман дар voxurӣ bo судяҳo moxi nojabri soli 2019 wobasta ba masъalaҳo tâyimini қonuniyatni va adolati судӣ, tarbiyati kadrhori korrupsiонi va bartaraafosozii bâyez kambulidhori dar faъoliyatni maқomoti sudij choydoшta ibrozni andeša karda будам.

Az in rӯ, roҳbariati Sudi Olii va Sudi Olii iqtisodiy boyd ba masъalaҳo baland bardoшtani malakai kасбии судяҳo, tâyēr namudan va intixobu ҷobachoguzorii durusti kadrhoxi dastgirid.

Вазъи taғfirrəbandaи ҷaҳoni imrӯza va xususiyati ustuvor pайдо namudani zuхurroti xatarnekoi zamoni muosir, az ҷumla terrorizmu экстремизм, қočoқi siloҳ, gardiши gairi-қonunii mawodi muҳaddir, kibercinoятҳo va digar chinoятҳo faromillӣ, ki bashedariyato ba tashvish oвардаанд, moro водор mesozad, ki ba masъalaҳo tâyimini amnijati minbaъdan faylasuvi parlamenտ diққati avvalindaracha dijhem.

Zero pайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои noorom соҳtani vазъият dar ҷomea va taғfir-qaандozivu barangextani nizoъҳo dinivu mazhabӣ kӯшиш karda, baroи ghumroҳ soҳtani sokinoni mamlakat, baxusus, ҷavonon va ba sозмонҳo manъushda ҷalb namudani onҳo az ҷomea saҳrvandӣ az ҷonibи субъектҳo muboriza bar ziddi korupsiya boyd choracӯy karda shawad.

Таъқид месозам, ки хоинони миллат ва ҳoҷaҳoи ҳoricii онҳo тоҳanuz аз naқshaҳoи nopolu faraznoki худ, kи ibtidoi solxoi 90 -um doшtand, dast nakaшидаанд.

Onҳo to ба ҳol аз ҳoricii kishvar bo tamomri roxu vositaҳo kӯшиш karدا istodaанд, kи ҷomea moro noorom soҳta, farhangu mazhabi begonaro ba sari mardumi mo taҳmil kuhnand.

Mardumi shariifi Toҷikiстон, maxsuson, ҷavononi bonangonu nomusii kishvar inro naboadr faramouш kuhnand va boyd ҳamema ҳuşşeru ziirk boшand.

Tavre kи man borҳo taъқid karda budam, faъoliyati chunin ravijayҳoи ekstremistӣ, radikalӣ va xurofotparasti jeke az omilҳo asosii ҳatrazo barii imrӯz u fardoi Toҷikiстон ond bi muqovimat ba terorizm va ekstremizm barii solxoi 2021 - 2025-ro tâxhia va ba barraсии Ҳukumat peshniҳod namoyad.

Bo maқsadi idomaи korҳo dar in samt, Prokuraturaи generali вазifadordar karda mешавад, kи loiҳaи kibercinoятҳo faromillӣ, kibercinoятҳo va digar kishvarxoi mintaqâbi ba shumor meravad va az mo andeшиданi choraҳoи muшtarakro talab menamoyad.

Mo borҳo eъlon namudam, kи Toҷikiстон dar arsaи muboriza bar ziddi terorizmu ekstremizm, kochoқi siloҳ, mawodi muҳaddir, kibercinoятҳo va digar chinoyatҳo muшashakilli faromillӣ shariiki tabииi давлатҳo va sозmonҳo baiналmilalivu mintaqâbi meboшad.

Az in rӯ, Prokuratura generali, vazifadari korҳo doxiliy va Kumitaи давлатии amnijati milliro zarur ast, kи ҳamkoriro bo soҳtoreh mardutai давлатҳo ҳoricii va mintaqâbi baiналmilalivu baiналmilalivu dar in samt taқvianti bakhshand.

Korrupsiya zuхurroti nomatlub va barii ҷomea xatarnekoi ба ҳisobrafat, muboriza bar ziddi on vazifai asosii maқomoti давлатӣ, nihodҳo ҷomea shahrwandi va ҳar yak sokinii kishvar meboшad.

Az in liҳoz, barii peshgirid kardan kardan kirdorҳo korupsiyon, faromillӣ oварданi fazoi oшtinopazir ba on va ba in ravand ҷalb namudani tamomri maқomoti давлатӣ, vositaҳo axbori omma va niҳodҳo ҷomea shahrwandi az ҷonibи субъектҳo muboriza bar ziddi korupsiya boyd choracӯy karda shawad.

Ҳukumat Toҷikiстон bo darningardosti vazъi muракkabi mintaqâba ba taҳkimi doimii ҳifzi sarҳad,

МИЛЛАТ МУХТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАЧЛИСИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИЦИИ ҶУМҲУРИ"

махсусан, сарҳади Тоҷикистону Афғонистон дикӯрӣ аввалиндарача дода, барои пешгирӣ кардани ҷоҷӯқи маводи муҳаддир, силоҳ, адабиёти экстремистӣ ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ дар хатти сарҳади давлатӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад.

Хотирнишон месозам, ки ин тадбিҳро на танҳо ба ҳимояи манфиатҳои қишини мо, балки ба оромиву суботи қишиварҳои дуру наздик, баҳусус, қишиварҳои мінтақа низ мусоидат менамоянд.

Вобаста ба ин, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ вазифадор карда мешавад, ки дар ҳамкорӣ бо дигар соҳторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи қишивар ҷиҳати ҳимояи устувори сарҳади давлатӣ ва дар сатҳи баланҷ нигоҳ доштани омодабошии ҷангии ҷузъу томҳои Қӯшунҳои сарҳадӣ пайваста ҷораҷӯй карда, назоратро дар ин самт боз ҳам ҷоннок намояд.

Вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва мінтақа моро водор месозад, ки ба масъалани таъминоти Қувваҳои Мусаллаҳи қишивар беш аз ҳар вақти дигар таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дихем.

Зеро вазифаи аз ҳама ҳимояи марзу буми давлат, таъмини амнияти давлату миллат ва ҳифзи суботу оромии ҷомеа, пешгирӣ ва бартараф кардани ҳама гуна таҳдиу ҳатарҳои беруни, таъмини волоияти қонун ва тартиботи ҷамъияти ба зимиҳи Қувваҳои Мусаллаҳи ҷаҳони ҳимояи ҳифзи ҳуқуқи ҷудоӣ гардидааст.

Тақвияти иқтидори мудофиавии қишивар ва омодабошии ҷангӣ аз тайёр кардани қадрҳои соҳибқасбу содиқ ба ҳалқу давлати ҳуд, рӯҳияни ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳудшиносиву ҳудогоҳии ҳизматчиёни ҳарбӣ вобаста мебошад.

Дар даврони истиқлоли давлатӣ дар дохил ва ҳориҷи қишивар зиёда аз даҳ ҳазор нафар ҷавонони мо дар муассисаҳои таълими низомӣ таҳсил намуда, ҳамчун афсар дар ҷузъу тоҷиҳоти ғуломони Қувваҳои Мусаллаҳ ба Ватан - Модар содиқона ҳизмат карда истодаанд.

Имрӯз низ ҳазорҳо нафар ҷавонони мо дар ҷониҳи ҳимояи ҳарбӣ таъмин мешавад.

Дар баробари ин, моро зарур аст, ки бо дарназардошти шароити имрӯза Қувваҳои Мусаллаҳи ҳудро аз ҷониҳи ҳимояи ҳарбӣ таъмин мешавад.

Таъқид месозам, ки дар ҳолати тайёрӣ доимии ҷангӣ қарор доштани Қувваҳои Мусаллаҳи қафолати воқеии ҳимояи ҳарбӣ таъмин мешавад.

Аз ин рӯ, аз ҷониҳи Ҷараҷон мудофиа барои таҳияи ва роҳандозии барномаҳои давлатӣ оид ба рушди саноати мудофиавии қишивар, тақвият ҳашидан ба ғафолияти корхонаҳои саноатӣ дар самти истеҳсоли амвони махсус ва таъмири техники ҳарбӣ, инҷунин, таъмин намудани Қувваҳои Мусаллаҳи қишивар бо силоҳу лавозимоти мусосири ҷангӣ бояд тадбирҳои зарурӣ амалий карда шаванд.

Ҷараҷон мудофиа, инҷунин, вазифадор карда мешавад, ки корро бо заҳираҳои сафарбарии ҳайати эҳтиёти тақвият ҳашид, омӯзонидани ҷонҳоро аз рӯи ихтиносҳои қайдӣ ҳарбӣ дар шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монад ба ҷиҳати баланҷ бардоштани омодагии ҳарбии заҳираҳои сафарбарӣ, гузаронидани ҷамъомадҳои ҳарбӣ, таълими саҳроӣ ва машқоӣ низомӣ бо истифода аз тарзу усуљоӣ мусосир аҳаммияти аввалиндарача дижад.

Роҳбарони ҷараҷон соҳторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро замурӯр аст, ки муҳайёе кардани шароити мусоиди ҳизмат ва зиндагӣ, мунтазам баланҷ бардоштани сатҳи қасбияти афсарон, омодабошии ҷангӣ, омӯзи-

ши қасбии ҳизматчиёни ҳарбӣ, тарбияи онҳо дар рӯҳияни садоқат ба Ватан, риояи қатъии интизоми ҳизматӣ, талаботи ойинномаҳои ҳарбӣ, мубориза бо ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо, махсусан, кирдорҳои коррупсионӣ ва интихобу ҷобаҷгузории дурустӣ кадрҳоро таъмин намоянд.

Вакilononi муҳтарam!

Дар даврони соҳибиқиблии Тоҷикистон бо 178 қишивари ҷаҳон робитаҳои дипломатӣ барқарор карда, узви фаъоли созмонҳои бонуфузи байнамillai va min-taqavay garid.

Дар ин замини муносибатҳои дӯстona ва ҳамкории мо, пеш аз ҳама, бо ҳамсаҳояи наздикамон - қишиварҳои Осиёи Марказӣ, ҳамчунин, Иттиҳоди Ҷавлатҳои Мустақил, ки дар низоми муносибатҳои байнadavlati Тоҷikiстон мақоми хосса доранд, дар ҳамаи самтҳо тақвият ёфта истодаанд ва мо ин сиёсатро дар оянда низ густариш медиҳем.

Масъалаҳои таҳқиму густариши ҳамкориҳои гуногунҷанба бо шарикони стратегӣ ва рушди мо - Федератсия Россия, Ҷумҳурии Мардумии Ҷин, Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидai Amriko ҷун ҳамеша дар сарҳати авлавиятҳои сиёсати ҳориҷии Тоҷikiстон боқӣ мемонанд.

Мо, ҳамчунин, мутобиқ бо ҳадафҳои дарозмуддати стратегии ҳуд муносибатҳои дӯstona ва ҳамкориҳои барои ҷониҳои содмандро бо қишиварҳои ба mo dӯstu ҳайроҳои ҷаҳони ислом, Ҳовари Миёна, Осиёи Ҷанубӣ, Ҷануби Шарқӣ, Уқёнуси Ором, Африқову Амрико ба роҳ монда, рушди тавсееа ҳоҳем бахшид.

Қобили зикр аст, ки Ҳукумати Тоҷikiстон аз соли 2007 ислолоти низоми рафтуомади шаҳрвандони ҳориҷиро идома дода, ҳоло барои шаҳрвандони 112 қишивар тартиби соддai таҳия ва ба расмият даровардани раводидро мүқаррар кардааст.

Зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби бештари сайёҳон ва сармоягузорони ҳориҷӣ ин раванд боҳоз ҳам тақмил дода шавад.

Мо муносибатҳои шарikiro bo ҷomeaei ҷaҳonӣ dar chorčӯbi sозмонҳоi bainal-milal-iw muntaqavay roxandozӣ namuda, rushdi ҳamkorixoro dar in samti idoma hoҳem dod.

Дар ин робита, mo ҳamkoriro bo Sosmoni Milali Muttahid va nihodhoxi taxassusii on, Sosmoni ҳamkorii Shanhay, Sosmoni Aҳdnomai amniati dastchamъi, Sosmoni ҳamkorii istisodiy va Sosmoni ҳamkorii islam, ҳamchunin, bo sharikon rushd va nihodhoxi moliajvii bainal-milal-iw muntaqavay idoma va gustariš medihem.

Соли ҷорӣ Тоҷikiстон раёsatro dar соҳторҳои бонуфузи мuntaqavay - Sosmoni ҳamkorii Shanhay va Sosmoni Aҳdnomai amniati dastchamъi ба uҳda dorad.

Имсол az taъsisebii Sosmoni ҳamkorii Shanhay bist sol siperi megarad.

Тоҷikiстон ҳамчун яке аз муассисони Sosmoni ҳamkorii Shanhay az rӯzҳo avvali taъsise ёftani on dar peshrafti takomuli in sозmon saҳmi bosazo guzoшta istodaast.

Тоҷikiстон ба туфайли татbiқi пайgironai siёsati ҳorijii ҳud tawoništ, ki to imrӯz dar barraśi va ҳallli mushkilota gunguni globali niz saҳmi nazarras guzorad.

Дар ин замини, Тоҷikiстон дар arsa bainal-milal-iw ba ҳaisi қiшиvari peshbar dar ҳallli masoili mubrami amniati, obu ekologiya va tafrijeribii iklimi eъtirof garidaast.

Ҳифзи sulxҳo субот ва таъminи amniati poidor dar muntaqavay Osiёi Marказӣ, tavre ki borxo taъkid karda будам, dar sarҳati avlaviyatҳoи kалидии siёsati ҳorijii давлати mo қaror dorad.

Пӯшида нест, kи Toҷikiстон dar hat-

ti peши мубориза бар зидди таҳдиу ҳatарҳoи замони мусosir қaror doшta, dar tаъminи amniati mintaқa naқshi ҳumҳim dorad.

Az in liҳoz, mo minbaъd niz bo қiшиvarҳoи mintaқa va ҳamchavor, az ҷumla bo Ҷumҳuриi Islomii Afghoniстon metavon tanҳo az tariқi ravandni sulxe rasid, ki az ҷonihi Ҳukumatii Afghoniстon va marдумi он idora, nazorat va pesh burda mешавad.

Mo itminon dorem, ki ba sубotu amniati poidor dar Ҷumҳuриi Islomii Afghoniстon metavon tanҳo az tariқi ravandni sulxe rasid, ki az ҷonihi Ҳukumatii Afghoniстon va marдумi он idora, nazorat va pesh burda mешавad.

Idomaи muarriifi шoistai naқshaҳoи bunёdkorona, ikdomxoi sulxchӯena va azmu niatxoi neku sозandaи Ҳukumatii Afghoniстon dar arsaи ҷaҳon, ҳamchunin, ҳuzuri faъoli қiшиvari mo dar ravandni ҳalлу fasli mushkiloti olami musosir az ҷumla ҳadaфҳo мeboshand, ki baroи rasidان ба onҳo minbaъd niz kӯшиш ба ҳarx hoҳem dod.

Ba in manzur, mo dar oyanда niz fayoliyati bainal-milal-iw ҳudro mutobiқ ba muқarraroti Konsepsiya siёsati ҳorijii давлатamон bo саъю taloshi beshtar idoma hoҳem dod.

Ҳamvatanoi aziz!

Muҳtaram aъzoи Machlisi milli va vakiiloni Machlisi namояndagon!

Ҳadafi oлии давлат va Ҳukumatii mamlakati taъmin namudani rushi ҳustuori iktisodii қiшиvar tавassuti baland bardoшtani samaranokii istifodaи zahriavu imkoniatxoi mavҷuda, darёfti manbaъhoxi navi rushi, taraққi doddani soҳaҳo ilmu maorif, tandurusti, inkišofi nerӯi insoni va bo ҳammin roҳ muntagazam beҳtar karдан satҳu siфati zindagii marдумi shariifi Toҷikiстон meboshad.

Dar in ravand, taҳkim bakhshidan ba nufuzu obrui Toҷikiстон dar arsaи bainal-milal-iw niz az ҷumla ҳadaфҳo muҳimtarini mo ba ҳisob meraवad.

In ҳadaфҳo, dar navbatni avval, aъzoи Ҳukumat, vakiiloni marдумi, roxbaroni ҳamai soҳtoru maқomoti давлатӣ, az ҷumla tamomi ҳizmatchiёni давлатӣ, inčunin, soҳibkoronu шахsoni saҳovatpешa va ҳar yak faridi bonangu nomusi қiшиvarro vaziғafdar mesezand, ki dar roҳi bunёdi давлатi demokratii, ҳuқuqburñe, duњavij, iqtimoi va peshrafti Vatani maҳbubamон sarçamъu muttaҳid boшand.

Soli 2021 baroи Toҷikiстонi azizamoni soli makhsus, jaъne ҷaҳon buзurgi sistiqlopli давлатi mēboshad.

Bo maқsadi istiqboli səzəvəri in sanai muқaddasi taъriхi bo қarori Ҳukumatii mamlakat naқshaи chora宾iҳoxi obodonivu sозandaи ҳarxni garidaast.

Aъzoи Ҳukumat va roxbaroni idoravu soҳtorxoe, ki ba shaҳru noҳijaҳo vobasta shudaанд, raissi vilojatx, shaҳru noҳijaҳo va ҷamoatxoi шахraқu deҳot vaziғafdarond, ki icrhoi sariqaқt va bosi fati chora宾iҳoxi tiбki naқsha peshbinishudaro taъmin namояnd.

Bori digar taъkid mесозам, ки vaziғafai aсosии ҳar яki mo - az Roҳbari давлат sар karدا, to vakiiloni marдумi, aъzoи Ҳukumat, roxbaroni ҳamai soҳtoru maқomoti давлатӣ - sодиқona ҳizmatkar dan ba ҳallli azizi Toҷikiстон, ҳamешa va dar ҳama ҳolat dar paҳluи ҳalк budan ast.

Soli 2020 bo tamomi mushkilotaш собит namud, ki mo baroи boz ҳam beҳtar zistan, obod namudani Vatani azizamoni va taraққi doddani давлатi - sодиқona ҳizmatkar dan ba ҳallli azizi Toҷikiстон, ҳamешa va dar ҳama ҳolat dar paҳluи ҳalк будan ast.

Соламату sarbaland boшed, ҳamvatanoi aziz!

Mo boyad tashabbuskori tashki-lotchi boшem va saҳmi bevositaи ҳudro dar obodini mulki aҷdodiy guzorem.

Jaъne korro ba хотири obodini Vatani maҳbubamон tarze tashkil kune, ki dar ravandi sозandaи ҳar яki shaҳrvandi mamlakat shariik va saҳmuguzor boшad.

Man ba nerӯi sозandaи tamomi marдумi shariifi mamlakat, az ҷumla chavononi bogayrat va занону bonuvoni vatanadustu soҳibmaъrifat eъtimodi komil doram va dill-purona izҳor menamoyam, ki mo ҳama jaъco bo zaҳmati sodekonavu aҳlonai ҳud to ҷaҳon muబoraku muқaddasi sisolagii istiqloplu ozodii Toҷikiстонi maҳbubamон simoi Vatani azizamoni ro durdasttarin gūshavu kanori on boz ҳam obodu zebō megarodenem.

Hurdhu buzurgi marдумi қiшиvar boyad ҳamemha dar ёд doшta boшand, ki dar sharoiti purtazoduy purjavodisi imrӯza ҳimoyaи neъmati baroи ҳar яki insoni banomus buzurgatari nu muқaddas - istiqloplu ozodii korisaxlu oson nest.

Ҳifzi in gavҳari bebaҳo аz ҳar яki mo саъю taloshi va kӯшишу fayrat shabonarӯz, nangу nomusi milli, zaҳmati sodekonavu fidokorona va muҳimtar aз ҳam, ittiҳodu sarçamъi mehoҳad.

Dar sharoiti niҳoxti muракkabu ҳassosasi ҷaҳon musosir mo boyad ҳamemha dar paҳlui jaъdigar boшem va ҳamdigarro daстgiriy kune, zero in hislati nek ba moyu shumo aз guzashtagoni nekkonomamон ba meros mondaast.

Mardumi shariifi točik in sunnatneki aҷdodiro soli guzashtha, ki bisor vaznunu purtashviш omad, bori digar niшon dordan.

Točikon je aз millati ҳadimai dunё va doroi taъrihi besh az 6000 - sola будa, ҳanӯz aз давraҳoи bostoni soҳibi savodu қalam, devonu daftarp, ilmdustu adabparvar, давлатsوزу давлатdor, meъmoru шaҳrdsor, шaҳrdoru шaҳrnişin, jaъne farhangivu tamaddunsoz va obodkoru sозanda ba shumor meraвand.

Mo iftihor dorem, ki Toҷikiстон, barxaқ, vatan-i Navrӯz, Sada, Tirkon va Meҳrgon ast.

Ҳar kademde aз in ҷaҳon xatъrihi besh az 6000 - sola dorad. Va in dalal niz boisasi iftihori most, ki Navrӯzi bostoni imrӯz ҷaҳon ҳamchon garidaast.

Mo - točikon merosi garonbaҳovu covidonaи ҳanӯz besh az ҳazor sol қablu ba ё

МУВАФФАҚИЯТҖО ДАР СОЛИ 2020


ЧОЙИ 1-УМ ДАР ОЗМУНИ ЧУМҲУРИЯВИИ ГУЛҲО - "САЙРИ ГУЛИ ПОЛА" ВА 2 СИПОСНОМАИ ДИГАР



30-юми марта соли 2020 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар озмуни чумхуриявии гулҳо "Сайри гули лола" барои солҳои 2019-2021 дар вилояти Хатлон фаъолона иштирок намуда, сазовори чойи 1-ум дониста шуд ва бо Дипломи дараҷаи 1 дар соли 2020 қадрдонӣ карда шуд.

XXXX

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барои саҳми арзандагузаштан ва иштироки фаъолона дар баргузории фестивали шаҳри "Чакомаи гесу" баҳшида ба эълон гардидан солҳои 2019-



2021 "Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии шаҳри Кӯлоб сарфароз гардонida шуд.

XXXX

11-уми апреля соли 2020 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барои саҳми арзандагузаштан дар баргузории озмuni чumхuриyavii гулҳо - "Сайри гули лола" дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 дар соли 2020 бо сипосномаи Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон сарфарoz гарdonida shud.

ДИПЛОМИ ДАРАҶАИ З БА ДОНИШГОХ



Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барои иштироки фаъолона дар Олимпиадаи чumхuриyavii барои дарёfti "Чоми Академияи Чумхурии Тоҷикистон", ки дар он донишҷӯёни донишгоҳ ба дастовардҳои назаррасноил гардидаанд, бо Дипломи дараҷаи 3 сарфарoz гарdonida shud.

7 НАФАР ФОЛИБ ДАР ДАВРИ ШАҲРИЙ ОЗМУНИ "ФУРӯҒИ СУБҲИ ДОНОЙ КИТОБ АСТ"

12-уми августи соли 2020 дар шаҳri Кӯlob даври дуюми озмuni "Фурӯғи субҳи доной kitob ast" баргузор гарди.

Аз Donishgoҳi давlatii Kӯlob ба nomeni Abӯabduullohi Rӯdakӣ dар ozmuni mazkur 12 nafar ištirok kard, ki az in shumora 7 nafar sазovori choyoi yakum va duym gardi, ba даври viloyati roxhat giriフトанд.

1. Talbakova Banosa, donishchӯi baxshi avvali fakulteti filologiyasi rus, dar nominationi "Adabiёti klassik" bo giriftani 96 hol sазovori choyi avval;

2. Xasanova Gançina, donishchӯi baxshi sejumi fakulteti omӯzgoriy va farhang, dar nominationi "Adabiёti bâzagona" bo giriftani 92,1 hol sазovori choyi avval;

3. Qodirova Marhabo, donishchӯi baxshi chorumi fakulteti filologiyasi rus dar nominationi "Adabiёti chaҳon" bo giriftani 92 hol sазovori choyi avval;

4. Saidzoda Taxmina, donishchӯi kursi avvali fakulteti filologiyasi horiҷi dar nominationi "Adabiёti chaҳon" bo giriftani 92 hol dar baihn-i kalon solon sазovori choyi avval.



биёti klassik" bo giriftani 93,9 hol sазovori choyi duym;

5. Xabibullozoda Sajedat, donishchӯi kursi chorumi fakulteti filologiyasi horiҷi dar nominationi "Adabiёti chaҳon" bo giriftani 93,9 hol sазovori choyi duym;

6. Muҳtarama Ziyevuddin, donishchӯi kursi avvali fakulteti filologiyasi horiҷi dar nominationi "Adabiёti klassik" bo giriftani 88,2 hol sазovori choyi sejum;

7. Sharifov Shamisdin, omӯzgori fakulteti fizika va matematika dar nominationi "Adabiёti klassik" bo giriftani 92 hol dar baihn-i kalon solon sазovori choyi avval.

ЧОЙИ 1-УМ ДАР ОЗМУНИ "ФУРӯҒИ СУБҲИ ДОНОЙ КИТОБ АСТ"

Санаи 18-уми декабря соли 2020 дар Teatri давлатii akademii opera va balleti ba nomi Sadriddin Aйнӣ marosimi tantanavii chambasti Ozmuni chumxuriyavii "Furӯғi subҳi donoy kitob ast" barguzor gardi. Dar on giрандаи Shoҳzoизai ozmun va golibonii nominatsiai muayan garida, botuxfaҳoi Kumita tadorukot, diplomu iftixornomaҳoi Vazorati maorif va ilmi Chumxurii Toҷikiſton va digar tuҳfaҳoi хотираiv қadrdoni shudand.

Dar davri chambastii ozmun, ki az 7 to 15 dekabr dar Kitobxonaи milli Toҷikiſton barguzor gardi, 269 nafar dovta lab- az on 10 nafar az VMKE, 60 nafar az viloyati Sughd, 79 nafar az viloyati Xatlon, 58 nafar az shaҳri Dushanbe va 62 nafar az shaҳru noxiyai tobei chumxuri ištirok namudand.

Kurbanov Xurshed, saromuzgori kafedra menemement va marketinги faktuliteti iqtisod va idora Doniшgoҳi давлатии Kӯlob ба nomeni Abӯabduullohi Rӯdakӣ az rӯi nominatsiai "Xondan va az ёd karдан osori adabiёti chaҳon" dar davri chumxuriyavii ozmuni "Furӯғi subҳi donoy kitob ast" savori choyi 1-um shuda, nasibi 30000 somoni gardi.

Komissiia ozmun va ҳайati ҳakammon az rӯi meyёrxoi zerin ba daraҷaи maҳorat va isteъdodi dovta labon baҳo doddan:

- shaҳri muxtasari asar;
- maъlumot oид ба қaҳramononi asosini asar;
- baёni laҳzaҳoi cholibi asar;
- ozodbaёni va sanъati suhanvar;
- ҳunari rovij va naқol;
- қobiiliyati luғatdoni va tavzeҳi on;
- darki durusti mazmun va muxtavoi asar;
- taassuroti dovta lab az xondani osori.

Kurbanov Xurshed namunaҳoi osori adiboni chaҳon Çek London, Viktor Gugo, Gi de Molassan, Mark Tven, Ernest Hemenguzay, Romen Rollan, Viljam Shexspir, Iйҳan Gôte, Aligeri Danте, Fransua Rable, Rionoska Aku-



tagava, Aleksandr Pушкин, Lev Tolstoy, Yury Lermontov, Anton Chekhov, Vladimir Mayakovskiy, Maxim Gorkiy, Abdulla Qodiriy, Faafur Fulfom, Muҳtor Avazov, Oljas Sulaimonov, Chingiz Aytmatov, Rasul Famzatov, Teodor Dryazzer, Oles Gonchar, Yann Kupala, Yakub Kolas, Samad Vurgun, Nodir Dumbadze, Ottar Chiladze, Grant Matveosyan, Muҳammad Ikbol, Chubron Xalili Chubron, Roshod Nuri, Robendranat Tagor, Stefan Tsvej, Murtazo Mufiqi Koziy, Furӯғi Farrohzod, Nodiri Nodirpur, Aҳmad Shomlu, Xalilullohi Xalil, Nusrati Raҳmoni, Boriq Shafei, Bosifi Boxtar, Said Naғfis, Mo Ян (Guan Moe) va asarҳoi nasriи adiboni muosiri toҷik va xoriqi: ҳikovay novella - 50-to, roman - 20-to, povest - 30-to, ёddoшtxo - 15-to, afsonavu қissaxoi nasri - 20-to, asarҳoi nasri rivoyati - 10-to, digar asarҳoi xalq - 10-to (ba in mikdor osori adiboni chaҳon niz vorid meshawand) mutoliia namuda, ba savolҳoi ҳaiati ҳakammon ҷavobҳoi durust gardonid.

Raeşat, ҳaiati professoronu omӯzgonon va donishchӯi donishgoҳi saromuzgori kafedra menemement va marketinги faktuliteti iqtisod va idora Kurbonov Xurshed Nuralievich boroi in muваффaqiat noil garidan samimona tabrik gufta, dar korxoi minbabda iilmivi taъlimi komgori tamanno dorad.

"АНВОРИ ډونиш" - БАРАНДАИ ҶОИЗАИ РАИСИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН "НЕРУИ СУХАН-2019" ГАРДИД!

Ozmuni viloyati bextarin mawodi журналистӣ taҳti unvoni "Nerui suhan", ki tiбki қarori raисi viloyati Xatlon "Dar borai tashkil va gazaronidani ozmuni bextarin mawodi журналистӣ boroi darёfti Choizai raисi viloyati Xatlon taҳti unvoni "Nerui suhan", taҳti №10, az 8 janvari soli 2020 ba imzo rasida буд, рӯzi 10-umи марта soli 2020 chambasti gardi.

Tibki nizomnomi, ozmun az rӯi 7 nominatsiai gazaronida shud. Dar ozmun rӯznomaniygoron az rasonaҳoi xabarri viloyati Xatlon, inchunin, journaliston, ki viloyatdro dar rasonaҳoi xabarri chumxuriyavii wa chaҳon namoyandagӣ mekunand, ištirok karandan.

Imsol dar ozmun 50 dovta lab besh az 250 mawodi журналистӣ peshniҳod kard. Kumita tadorukot bo chalbi muhassissoni balandixtisosi soҳa pas az omӯzishu barrasii matoliibi peshniҳodshuda goliбoni choizai viloyati "Nerui suhan-2019"-ro muayan namudand.

Az rӯi nominatsiai "Bextarin ma-



чалла va нашрия соҳavӣ" нашriя Doniшgoҳi давlatii Kӯlob ба nomeni Abӯabduullohi Rӯdakӣ - "Anvori Donish" соҳibи Diplomi daraҷaи 1 garida, barandaи Choizai raисi viloyati Xatlon "Nerui suhan" dar soli 2019 garidi!

МУВАФФАҚИЯТҖО ДАР СОЛИ 2020

ТАЪСИСИ ОЗМОИШГОХИ
БИОТЕХНОЛОГИЯ БО МАБЛАГИ
1 000 000 СОМОНӢ



Дар доираи татбиқи лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олӣ" "Такмили барномаҳои таълимии ихтисоси биология (биотехнология) вобаста ба талаботи бозори меҳнат" дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо дастгирӣ Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонии рушд ба маблағи 1 миллион сомонӣ таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ворид карда шуда, озмоишгоҳи замонавии биотехнология ифтиҳо ёфт.

Озмоишгоҳро имрӯз ректори донишгоҳ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом ва намоянда аз Раёсати маорифи шаҳри Кӯлоб ба истифода доданд. Профессор Мирализода Абдусалом зимни суханронӣ ба донишҷӯён таъкид кард, ки бояд ҳар яки шумо аз технологияи мусоид ба хубӣ истифода

бурда, малакаи касбии худро рушду такомул дидҳед.

Озмоишгоҳ дорои таҷҳизоти мусоиди таҳлилу ташхиси маводи гизӣ, микроорганизмҳо, таркиби об ва дигар хусусиятҳо буда, дар он донишҷӯёни ихтисоси биотехнологияи факултети химия, биология ва география донишҷӯи назариявии андӯхтаи хешро тавассути гузаронидани таҷрибаҳо дар амал татbiк менамоянд.

Дар доираи лоиҳаи мазкур тӯли 1 сол омӯзгорон ва донишҷӯёни самти биология ва биотехнология ба семинару тренингҳои такмили ихтисос ва истифодаи технологияи нави озмоишгоҳӣ фаро гифта мешаванд.

Ифтиҳои озмоишгоҳ дар партави амалигардонии "20-солаи рушди илмҳои дақиқ, табиий ва риёзӣ" падидар назаррас ва пурманфиат мебошад.

ДОНИШҖӮИ ДОНИШГОҲ-ГОЛИБИ ЧОМИ АИ!



Рӯзҳои 12-13-уми марта соли 2020 дар бинои Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон давари ниҳоии Олимпиадаи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Барои шаффоф ва дар сатҳи баланд баргузор гардидани олимпиада ҳайати

ҳакамон аз ҳисоби олимони Академия таъсис дода шуд.

Аз Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ низ донишҷӯён дар ин олимпиада иштирок варзишанд, ки дар ҷамъбаст Ҳусайнов Ҳусниддин, донишҷӯи соли 5-уми факултаи химия, биология ва география голиби ҷои аввали дар соҳаи химия ва Авалов Баҳтиёр, донишҷӯи соли 3-уми факултаи физика ва математика дар соҳаи технологияи иттилоотӣ голиби ҷои сеюм гардиданд.

Дар охир аз ҷониби роҳбарияти Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба голибони Олимпиада имтиёз дар намуди дохил шудан ба зинаҳои магистратура ва докторантура PhD дода шуд.

РЎЗНОМА СОМОНАИ ХУДРО СОЗМОН ДОД!

Моҳи марта соли 2020 рӯзномаи "Анвори дониш" сомонаи худро бо номи www.anvor.tj созмон дод. Минбаъд хонандагон метавонанд моро дар интернет ҳам бихонанд. Сомона дорои баҳшҳои ҷолиб буда, маводҳои хонданий ҷой дода шудаанд.

СОРБОН ЛАТИФОВ РОҲХАТ БА ЧЕМПИОНАТИ ҶАҲОНРО БА ДАСТ ОВАРД!


Санаи 10-11-уми апрели соли 2020 дар шаҳри Душанбе Чемпионати Тоҷикистон оид ба гуштини "Самбои муҳорибавӣ" баргузор гардид, ки дар он донишҷӯи соли 4-уми факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Сорбон Латифов дар вазни 62 кило иштирок намуда, бо 5 ҳарифаш голиб омад ва ҷои аввалио ишғол карду роҳҳат ба чемпионати ҷаҳонро ба даст овард.

Баъд аз голибият ҳайати профессорон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишҷӯи Сорбон Латифовро дар саҳни донишҷӯи пешвоз гирифта, ўро бо ин



муваффақияти навбатиаш сидқан табрик намуда, барои ў дар муҳорибаҳои навбатӣ барору комёбихоро таманно намуданд.

ҚАҲРАМОНОНИ ҶАВОНИ ШОҲМОТИ ТОҶИКИСТОН



ИФТИХОРНОМА

Мукофотонида мешавад:

За мөхӯрии Ҷураҳон
баъд ишғоли осӣ 1-ум
доҳр морғонада сеъдес
"Ҷамъи Ҷонӣвое масҷад"
оғоз ба шоҳзодот
Муассисати мадрасаи
Доҳжонӣ: Ҷ.Л.Павлов
20.00

Тӯли 9 рӯзи аввали моҳи октябрி соли 2020, ки дар шаҳри Кӯлоб мусобиқаи қаҳрамонии шатранҷбозони ҷаҳони Тоҷикистон идома кард, ба анҷом расид.

Қайд намудан ба маврид аст, ки мусобиқа дар ҳафт гурӯҳ сурат гирифт. Дар рақобатҳо беш аз 60 шатранҷбози синнашон аз 8 то 20-сола аз вилоятҳои Суғду, Ҳатлон, Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадахшон, шаҳру навоҳии тобеи марказ ва пойтаҳти қишиҷори иштирок намуданд. Дар сабқати шатранҷбозони то 20-сола Моҳираи Ҷураҳон, омӯзгори факултаи молиявию иқтисодии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба

номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (Ҳатлон) миёни дуҳтарон ва Самандари Мирзозалий (Душанбе) байни навҷавонон ба унвони қаҳрамонӣ даст ёфтанд. Дар гурӯҳҳои дигар Шукрони Саидҷаъфар (Ҳатлон, 8-солаҳо), Шукрони Қурбонова (Ҳатлон, 10-солаҳо), Муҳаррама Ҷонузоқова (Душанбе, 12-солаҳо), Мутрибаи Илҳом (Душанбе, 14-солаҳо), Сарвиноз Каримова (Душанбе, 16-солаҳо) ва Фотима Пирова (Ҳатлон, 18-солаҳо) миёни дуҳтарон голиб шуданд. Дар сабқати писарон Анис Пӯлодӣ (Душанбе, 8-солаҳо), Синои Илҳом (Душанбе, 10-солаҳо), Эраҷ Насриддинов (Душанбе, 12-солаҳо), Алишер Каримов (Душанбе, 14-солаҳо), Султонхӯя Исҳоқов (Душанбе, 16-солаҳо), Дилшод Фатҳуллоев (Душанбе, 18-солаҳо) ҷойҳои аввалио касб карданд."

Голибон бо медалу ифтиҳорномаҳои Кумитаи ҷаҳони ҷаҳони Тоҷикистон, Федератсияи шоҳмоти қишиҷори таҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимијати давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб сарфароз шуданд.

Қаҳрамонҳои ҷаҳони шоҳмоти Тоҷикистон ҳукуқ пайдо карданд, ки шарафии қишиҷорро дар мусобиқоти ҷаҳони ҷаҳони қитъавӣ ва байналмилалӣ ҳифз кунанд.

РОҲХАТ БА ЧЕМПИОНАТИ ҶАҲОН



Мустафои Раҳмоналий донишҷӯи курси якуми факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ санаи 1-уми декабри соли 2020 дар Чемпионати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди варзиши Ҷиу-Ҷитсу дар вазни 62 кило роҳҳат барои иштирок дар Чемпионати ҷаҳон гирифт ва варзишгари беҳтаини сол дониста шуд.

СИПОСНОМА БА ҚУРБОН ҲАКИМЗОДА



Зиёйён бояд ҷиҳати рушди Тоҷикистони азиз, пойдории суботи сиёсӣ, таҳқими руҳнҳои давлатдорӣ ва таблиғи ғояҳои миллӣ кушиш намоянд. Дар ин самт мо, пеш аз ҳама, ба омӯзгорон тақя намуда, вазифаи онҳоро ба сифати равшанфирони пешқадам дар дуруст ва самаранок ба роҳ мондани таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон мебинем. Онҳо вазифадоранд, ки наслҳои ояндаро дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносӣ, ватандӯстиву меҳанпарастӣ, заҳматдӯстиву ҳимматбаландӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳқиму пойдории забони давлатӣ ва арҷузорӣ ба арзишҳои миллӣ тарбия намоянд. Махсусан, зарур аст, ки мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимияти давлатӣ бо тақя ба омӯзгорони дехот барои баланд бардоштани мақоми зиёйёни дехот аз ҳисоби омӯзгорон, кормандони соҳаи фарҳанг, табибон ва дигар табақаҳои иҷтимоӣ ҷораҳои зарурӣ анҷешанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон

Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Ҳатлон ҳамчун хизматчи давлатӣ одоб ва рафтари хуби инсонӣ дошта, барои таъмини ҳифз ва мусоидат ба амалишавии ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки арзиши олий мебошанд, пайваста кушишу талош менамояд. Муҳаббаташ ба Ватан ва ҳалқи Тоҷикистон, садоқат ба сиёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи муқаддас донистани ҳифзи Ватан, хизмати содиқона ба Ватан ва ҷомеаи Тоҷикистонро вазифаи аслии худ медонад.

Қурбон Ҳакимзода ҳисси баланди инсондӯстӣ дошта, эҳтиромона муносибат намудан ба инсонҳоро шараф медонад ва одилона, бович-данона амал намудану таъмини риояи адолати иҷтимоиро ҳамеша зимни қабули шаҳрвандон риоя мекунад.

Тавассути воситаҳои ахбори омма фаъолияти шаффофи он кас ҳамеша инъикос мегардад. Поквичдонӣ ва бегаразӣ ҳислати ҳамешагии ўст. Ба қасбият ва салоҳиятнокии ў касе шубҳа надорад. Маҳорат, малака, сифатҳои ташкилотчӣ, ташаббускорӣ, шахсӣ, қобилияти идоракунӣ, маҳорати роҳбарӣ ва ботаҷрибагӣ, ки асоси иҷрои муваффақонаи вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва ўқдадориҳои мансабӣ мебошанд, доро мебошад.

Қайд намудан ба маврид аст, ки инсони масъулиятношинос волидон, наздикон ва ҳатто меҳанро дӯст дошта наметавонад. Дарки бузургии падару модарро намекунад. Ба қадри меҳнатҳои онҳо намерасад. Чи будани Ватан ва муқаддас шуморидани хоки онро намедонад. Пас, мебояд масъулиятро ҳис кунему дар тамоми

ҷодаҳои зиндагӣ масъул бошем. Масъулиятнокӣ ба мо роҳу равиш мемӯзонад. Моро аз тангдастӣ раҳо мебахшад. Назди дигарон сарбаланд мекунад. Ба таъқиди Уинстон Черчил "Арзиши бузургӣ масъулият аст".

Месазад, ки барои мардум аз шарҳи ҳоли раиси вилояти Ҳатлон қисса кунем. Раис ҳар кучо, ки кор кардааст, фаъолияти назаррас намуда, бо номи нек ба вазифаҳои дигари роҳбарикунанда гузаштааст. Ҳакимзода Қурбон соли 1966 дар ноҳияи Бобоҷон Гафурови вилояти Суғд таваллуд шудааст, миллаташ тоҷик. Соли 1988 Ҷонишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемурро ҳатм кардааст. Номзади илмҳои кишоварзӣ мебошад.

Солҳои 1988 - 1996 дар вазифаҳои агрономи ҳочагии ба номи С. Урунҳо-чаеви ноҳияи Бобоҷон Гафуров, раиси Иттиҳодияи истеҳсолии "Сельхозхимия"-и ноҳияи Бобоҷон Гафуров, муовини раиси Иттиҳодияи истеҳсолии "Облсельхозхимия"-и шаҳри Ҳуҷанд ва мутахассиси шӯбӯи Комплекси агросаноатии Ҳукумати вилояти Суғд кор кардааст.

Солҳои 1996 - 2008 ҳамчун раиси Кумитаи заминсозии вилояти Суғд, сардори Идораи кишоварзии вилояти Суғд, муовини раиси ноҳияи Бобоҷон Гафурови вилояти Суғд, муовини аввали сардори Идораи кишоварзии вилояти Суғд ва сардори Идораи кишоварзии вилояти Суғд дар шаш моҳи соли ҷорӣ 5 муассисаи томактабӣ ва 37 муассисаи таҳсилоти умумӣ сохта, ба истифода супорида шудааст, ки аз ин шумора 135 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва 21 кӯдакистон аз ҷониби соҳибкорони ҳимматбаланду ватандӯстии кишвар бунёд гардидааст. Дар кишвар танҳо дар шаш моҳи соли ҷорӣ 5 муассисаи томактабӣ ва 37 муассисаи таҳсилоти умумӣ сохта, ба истифода супорида шудааст."

Раиси вилояти Ҳатлон Қурбон Ҳакимзода ба соҳаи маориф диққати ҷидӣ дода, ба кӯдакону хонандагон, донишҷӯён, омӯзгорон ва собиқадорони соҳа ҳамеша ғамхорӣ намуда, пайваста кӯмакашон мекунад.

лояти Ҳатлон буд.

Аз соли 2018 то соли 2019 дар вазифаи Раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст.

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 январи соли 2019, №1176 раиси вилояти Ҳатлон таъянин гардид. Бо забонҳои русӣ, ўзбекӣ ва англисӣ озодона ҳарф мезанад. Бо медали ҷашини 20 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

Оиладор, соҳиби 4 фарзанд.

Соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Тоҷикон яке аз мардумони қадими Осиёи Марказӣ мебошанд, ки фарҳангии бостонӣ ва муассисаҳои таъли-

менамояд.

Масалан, санаи 18-уми декабри соли 2020 дар Театри давлатии ақадемии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбости Ӯзмуни ҷумҳуриявии "Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст" баргузор гардид. Дар он Қурбонов Ҳуршед, саромӯзгори кафедраи менемент ва маркетинги факултети иқтисоди ҷаҳони Ҷондан ва аз ё кардани осори адабиёти ҷаҳон" сазовори ҷои 1-ум гардида, насиби 30000 сомонӣ гардид. Инчунин, аз тарафи раиси вилоят бо түхфаҳои хотиравӣ ва маблаги пулӣ дар ҳаҷми 10000 сомонӣ қадрдорӣ гардид.

Боиси ифтиҳор аст, ки санаи 6-уми январи соли 2021 оlimai ҷавон, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, декани факултети иқтисоди ҷаҳони Ҷондан Ҳатлон Ҷондан ҷои 1-ум гардида, насиби 30000 сомонӣ ҷавон гашт ва түхфаҳои маблаги пулӣ дар ҳаҷми 1000 сомонӣ гардид.

Ҳоло аз тарафи раиси вилоят ба 10 нафар оlimoni ҷавон ва 4 нафар донишҷӯёни фаъоли донишҷӯҳо стипендиya муқаррар гардидаast, ки ҳар моҳ ин кӯмакпӯlӣ ба онҳо дода мешавад.

Ғайр аз ин, раиси вилоят барои ҳимояи рисолаи номзадӣ 5000 сомонӣ ва барои дифои рисолаи докторӣ 10000 сомонӣ кӯмакпӯlӣ барои оlimoni вилоят ҷудо кардаast. Соли 2020 ду нафар омӯзгорони донишҷӯҳо Акбарова Маҳрамӣ, номзади илмҳои педагогӣ ва Ниёзов Ҷонмуҳаммад, номзади илмҳои педагогӣ ба ин кӯмакпӯlӣ мушарраф гардианд.

Айни ҳол дар Донишҷӯҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шумораи оlimoni ҷавон афзуудаast. Дар давоми се соли охир 39 нафар омӯзгорони ҷавон рисолаҳои илмии ҳудро ҳимоя намуданд. Қайд кардан ба маврид аст, ки аз ҳисоби хонаҳои Мактаби Президентии шаҳри Қўлоб 25 хонаи истиқоматӣ бо тамоми шароитҳо барои оlimoni ҷавон аз тарафи Пешвои миллат ҳадя карда шуд, ки ҳоло дар ин хонаҳо оlimoni ҷавон зиндагӣ доранд.

Инчунин, дастгириҳои беназираи раиси вилоят ба Донишҷӯҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ хеле зиёд аст, ки ҳар яки онҳоро ёдвар шудан аз имкон берун аст.

Ҷавонону донишҷӯёни шаҳри Қўлоб аз дастгириҳои Шумо мұхтарам Раиси вилоят дар самти ҳавасмандии оlimoni ҷавон, хонандагони фаъол сипосгузор мебошанд. Соли 2020 бо дастгирии маҳсусан Шумо дастай Рашвани Қўлоб дар Чемпионати лигай олий иштирок намуда, сазовори ҷои аввал гардид, ки ин натиҷаи заҳматҳои таъавҷуҳи ҳосаи шумo ба шумор мераవад.

Раёsat, ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишҷӯҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба раиси вилояти Ҳатлон Қурбон Ҳакимзода барои дастгириҳои пайваста дар самти маориф изҳори миннатдорӣ намуда, дар корҳои минбаъдаи давлатиашон комёбиҳои назаррасро таманно дорад.

Сипос, ба Шумо раиси мұхтарам!

**Раёsatи
Донишҷӯҳи давлатии
Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ**

АЗ ДИРЎЗ БО ТУ, КИ ФАРДОЙ

(номаи Қайсари Аминпур ба духтараш Оя)



Шоири номвари Эрон зиндаёд Қайсари Аминпур дар баробари эҷоди ашъори волову мондагор барои бузургсолон, барои қӯдакон низ як силсила шеърҳои дилангез сурдунааст, ки онҳо дар маҷмӯаҳои "Ба қавли парасту" ва "Мисли чашма, мисли рӯд" ҷамъоварӣ шудаанд. Ангезаи асосие, ки Қайсари Аминпурро барои навиштани шеъри қӯдакона таҳрик додааст, муҳаббати бепоёни ў ба духтараш Оя мебошад. Шоир барои духтараки ҳанӯз қӯчакаш номаҳо низ на-вишта, дар онҳо муҳаббати саршори ҳудро нисбат ба ў изҳор намудааст.

Билохира як рӯз мефаҳмӣ, "Модар", яъне чӣ? Ҳатто шояд беҳтар аз ман ҳам бифаҳмӣ, ҷун ман ҳарчи талош кунам, фавқаш маънини падарро бифаҳмам ва модарро фақат бояд аз дур эҳсос кунам. Ба ман қавл бидех, рӯзэ агар нависандо ё шоир шудӣ ва тавонистӣ модарро бифаҳмӣ ва тавсиф кунӣ, онро барои ман, агар зинда будам ва барои дигарон ҳам маъни кун! Албатта, агар аз ҳоло ҳасудият гул нақунад.

Шояд барои ҳамин буд он рӯз, ки ба бемористон омадам, ту бо модарат дар як утқоҳ хилват бо ҳам пич-пич мекардед ва ман ғофилгирaton кардам ва нури панҷара ба сурати ту ва модарат афтода буд. Ман баъд аз ин, ки пешонии қирмизии туро бӯсидам, ҳам шудаму дасти модаратро бӯсидам, ҷун тоза ба мақоми модарӣ ноил шуда буд ва дошт ҳамкори Ҳудо мешуд ва партаве аз сифати "Раб"-ро муњакис мекард. Ҷилваҳое аз исми Ҳудо буд. Ман барон партав, ки бар рӯйи дасташ ва гиребонаш афтода буд, бӯса задам.

Мефаҳмӣ духтарам? Чи қадар ҳуб аст, ки метавонам бигӯям "духтарам"! Ин яъне эҳсосро ҳам ту ба ман додаӣ. Агар ту намебудӣ, ман ҳам ба падарӣ намерасидам. Ростӣ, ту аз ҳамин ҳоло он қадар қудратдорӣ, ки ба дигарон мақом ато мекунӣ, ту хеле қудратҳо дорӣ, ки худат ҳам аз онҳо бехабарӣ. Ту метавонӣ оинае бошӣ, ки ман мӯйҳои қӯдакиамро дар ту шона бизанам. Гиряҳои қӯдакиҳо худро дар шабҳои дур бишнавам. Ҳудамро аз фосилаи сиву панҷ сол пеш бинам. Қӯдакиҳо худрӯ ва беташирофоти ҳудамро таҷриба кунам. Ту ҳатто ме-

тавонӣ мани манро ба ман бишносоӣ ва инсонро, ки чи қадар заиф ҳалқ мешавад. Ту ин қудратро дорӣ, ки заифии инсонро намоиш дихӣ. Яъне як ояи ҳудро тақсир кунӣ, Оя, қудрати Ҳудоро, губори одатро метавонӣ аз ҷашмҳои ман бирӯбӣ! Мисли ин ки аз ҳамин ҳоло хонадорӣ ва ҷорӯ қарданро шурӯъ қардад. Ту ҳайрати фаромӯшшудаи маро ба ман бозмегардонӣ. Чи тӯр ин ҳама зиндагӣ дар ду ваҷаб ҳулоса шудааст. Арӯсаке, ки маро мешиносад, тақори ман аст, мӯниси ман.

Номаҳои пеш аз милод-номаҳои пеш аз шиноснома, зиндагии пеш аз милод-зиндагии бидуни шиноснома, зиндагӣ дар хоб!

Номаро барои қасе менависанд, ки битавонад бихонад ва ҷавоб дигҳад. Вале ман то мақее, ки наметавонӣ ҷавоб бидиҳӣ, бароят менависам. Баъдан метавонам ҳарфҳоямро бароят бигӯям. Ниёзе ба нома навиштан нест. Аммо ин ҳарфҳоро ҳоло бароят нағӯям, аз даст мераванд. Онҳоро дар сандуқи дафтaram пасандоз мекунам, барои рӯзе, ки худат битавонӣ онҳоро боз кунӣ. Рӯзе ҳам, ки ту битавонӣ ҷавоб бидиҳӣ, шояд ман набошам. Ту ҳам агар ҳарфе доштӣ, ҳатман бинавис ва мутмаин бош, ки ман онҳоро дар зери ҳок меҳонам. Он вақт ту ҳар чи дилат ҳост, бинавис. Ҷун мутмаин ҳастӣ, ки ман наметавонам ҷавоб бидиҳам, ин ба он дар! Албатта ин дунёест, ки ман мебинам ва намехоҳам дунёни ҳудамро ба ҷашмҳои қашанги ту таҳмил кунам. Ту ҳам ҳақдорӣ дунёро он чур, ки худат меҳоҳӣ, таҷриба кунӣ. Агар

хостӣ, метавонӣ ба таҷрибаҳои ман ҳам биандешӣ, шояд бъазе аз онҳо ба дарди ту ҳам биҳуранд, агарчи дармон набошанд, вале дарде дар онҳо ҳаст. Аз дард об ҳӯрдаанд, ҳамон тавр, ки ман дар таърихи пеш аз милод ҳарф задам, ту ҳам метавонӣ бо ман дар зиндагии пас аз вафот ҳарф бизанӣ. Ман аз дирӯз бо ту, ки фардой, ҳарф мезанам, аз дирӯз ту бо ту дар ҳар фардое, ки инҳоро мешунавӣ, яъне меҳонӣ, фардое, ки имрӯзи туст. Мебинӣ, ки ҳеч қадоме аз инҳо маълум нест ва ту метавонӣ интихоб кунӣ, ки ин фардо қадомин рӯзи ту бошад.

ЭЙ БҮЙИ ҲАРЧИ ГУЛ...
Барои духтаракам Оя
Бүйи биҳишиш мешунаевам
аз садои ту,
Нозуктар аз гул аст гули
гунаҳои ту.
Эй дар танини набзи
ту оҳанги қалби ман,
Эй бўйи ҳарчи гул
нафаси ошнои ту.
Эй сурати ту ояеу
оиниши Ҳудо,
Ҳаққо, ки ҳеч нақс
надорад ҳудои ту.
Сад Каҳкашон ситораву
ҳафт осмон ҳарир
Овардаам, ки фарш кунам
зери пои ту.
Рангинкамоне аз нахи
борон танидаам,
То тоби ҳафтранг
бидандам барои ту.
Чизе азизтар зи тамоми
дилам набуд,
Эй пораи дилам, ки бирезам
ба пои ту.
Имрӯз тақягоҳи ту оғӯши
гарми ман,
Фардо асои ҳастагиям
шонаҳои ту.
Дар ҳок ҳам дилам ба
ҳавои ту метапад,
Чизе кам аз биҳишиш
надорад ҳавои ту.
Ҳамбозиёни ҳоби ту
ҳайли фариштагон,
Овози осмонияшон
лойлои ту.
Бигзор, бо ту олами
ҳудро иваз кунам:
Як лаҳза ту ба ҷои
ману ман ба ҷои ту.
Ин ҳолу оламе, ки ту
дорӣ барои ман,
Дору надору ҷону дили
ман барои ту.

Таҳияи
Муҳриддин Сабурӣ

. Шеъри рӯз

Розики ФОНӢ



ДАРСИ ИНСОФ

Чанд тақлид зи андешаи аҷдод кунед?
Дӯстон, баҳри Ҳудо фикри нав Ҷӯд кунед.
Дилам афсурда дар ин кунди қафас, ҳамнағасон,
Арзи ин мурғи гирифтгар ба сайёд кунед.
Ҳасу хоре, ки ба таъмири қафас даркор аст,
Ҷамъ созеду аз он лонае обод кунед.
Эй бузургон, сабаки ҷавр ба тифлон надижед,
Дарси инсоф дар ин мадраса иршод кунед.
Ман зи тағрики шумо ҳамватаён дилгирим,
Ҳама якранг шаведу дили ман шод кунед.
Рафт бо шӯру фифон, Фонӣ, аз ин базми нишот,
Сари хокаш ивази фотиҳа фарёд кунед.

ЧОР ҲИКМАТ

Дӯстони азиз! Мо дар ютуб шабакае бо номи "Ҷаҳонгиршоҳ Рустамшоҳ" созмон додем, ки дар он беҳтарин қиссаҳо нақл карда мешаванд.
Аз ин хотир, ба шабакаи мо обуна шавед ва ғизои маънавӣ гиред!

ФАРИШТАЕ ДАР ЗАМИН

Чарли Чаплин чунин нақл мекунад:

- Вақте тифл будам, канори модарам меҳобидам ва ҳар шаб як орзу мекардам. Масалан, орзу мекардам, ки дар баландтарин ҷарҳофалаки дунё савор шавам.

Мегуфт:

- Мебарамат ба он шарте ки бихобӣ.

Як шаб пурсидам:

- Ҳар вақте ки бузург шавам, ба орзӯҳоям мерасам?

Гуфт:

- Мерасӣ, ба он шарте ки бихобӣ.

Ҳар шаб ба ин ҳуҷӯҳолӣ меҳобидам. Вақте ки бузург шудам, орзӯҳоям кӯчак шуданд. Дишаб модарамро хоб дидам.

Пурсид:

- Ҳанӯз ҳам пеш аз хобат ба-рои орзӯҳоят фикр мекунӣ?

Гуфтам?

- Шабҳо намехобам.

Гуфт:

- Магар чӣ орзу дорӣ?

Гуфтам:

- Ту инҷо бошив ҳеч орзу надошта бошам.

Гуфт:

- Саъӣ мекунам, ки ба хобат биоям, ба он шарте, ки бихобӣ.

ЧАВОБХОН ОҚИЛОНА

Аз марде пурсиданд:

- Бо занат чӣ мушкил дорӣ, ки меҳоҳӣ талоқаш дихӣ!

Гуфт:

- Як мард ҳеч гоҳ айби занӣ ҳудро ба дигарон намегӯяд!

Баъди занат моҳ аз ҳамдигар ҷудо шуданд ва занаш бо марди дигар ҳонадор шуд. Аз ў пурсиданд:

- Ҳуб, ҳоло бигӯ, ки чаро та-лоқаш додӣ?

Гуфт:

- Як мард ҳеч гоҳ дар мавриди занӣ бегона сухан намегӯяд!

ЗАҲСИ ИНСОН ВА ШУРНӯЛ

Марде аз шӯрнӯл мепурсад:

- Йи шумо шӯрнӯлҳоро хеле дарозу мегӯянд. Ту ҷандсолай?

- 376 сола - ҷавоб медиҳад шӯрнӯл.

- Эй мурғ, ин ҳама умро чӣ гуна ба сар бурдӣ ва чӣ коре кардӣ?

- Ҷаноби Одам, ман ҳеч коре накардам. Ғақат нӯшидам, ҳӯрдам, хуфтам ва насламро зиёд кардам.

Мард шӯрнӯлро таҳқиркуон гуфт:

- Шарм дор, мурғи абллаҳ, 376 сол зистиву боз ҳам ҷоҳил мондай. Ҳеч рушде накардай.

Шӯрнӯл дар ҷавоб гуфт:

- Ҳирадро бо дарозумрӣ на-меебанд. Мо абллаҳем, аммо метавонем ҳудро тасалло дихем, ки дар давоми 400 соли ҳаётамон камтар аҳмакиҳо мекунем нисбат ба Одам, ки дар чил соли зиндағияш барои ҳама бетамишиҳо фурӯсат мейёбад. Ман 376 сол зистам, аммо боре надидаам, ки шӯрнӯлҳо миёни худ ҷанг кунанду ҳамдигарро кӯшта бошанд. Аммо шумо ҳеч солеро дар ёд надоред, ки дар ин сайёра бе ҷанг ҳунрезӣ зиста бошед. Мо ҳамдигарро горату таҷовуз намекунем, бӯхтон намезандем, миёни мо на хизматгузоре ҳасту на ҷокару на лаганбардору риёкор. Аммо шумо!...

Мантиқ: Бузургӣ ба ақл аст, на ба сол...

(Порча аз ҳикояи "Шӯрнӯл"-и А. Ҷеҳов)

ПАНҶ НАСИҲАТИ ПУРДИЛ

Шайх Муҳаммад Солиҳи Пурдил мегӯяд, ки қӯдаконро бо панҷ далел дӯст медорам:

1. Гиря мекунанд, зоро гиря калиди Биҳишт аст;

2. Қаҳр мекунанд, вале зуд оштӣ мекунанд, ҷун дили бе қина доранд.

3. Ҳарҷӣ бидиҳӣ зуд ҳароб мекунанд, ҷун дилбастагӣ ба дунё надоранд.

4. Ҳамешаҳӣ бо ҳок бозӣ мекунанд, зоро ғурур надоранд.

5. Ҳарҷӣ доранд мекӯранд, ҷун ғами фардоро надоранд.

Таҳияи Ҷаҳонгир РУСТАМШО

РОҲНАМОИ ИПМУ МАЪРИФАТ

Ҳаёт, роҳи илмии паймуда ва фаъолияти меҳнатии доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсӣ-тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Қӯчаров Аламхон барои наслҳои ҷавон бағоят шавқандизаде мебарномаид.

Ёд дорам аввали мохи сенябри соли 1991, ҳангоми дар курси дуюми факултети забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таҳсил карданам, нахустин бор бо устод Кӯчаров Аламхон воҳӯрдам. Ўбо тамкину оромии ба худ хос вориди синфҳона гашта, ба мо донишҷӯёни кунҷков худро шиносонд ва боҳабарамон карданд, ки аз ин пас ба мо аз фанни "Назмшиносӣ" дарс мегӯянд. Устод пеш аз оғози дарс таъқид карданд, ки фанни "Назмшиносӣ" аз шоҳаҳои муҳимми илми адабиётшиносӣ буда, омӯзиши ҷиддиро талаб мекунад. Дар ҷараёни омӯзиш пай бурдем, ки гуфтаҳои устод белоя набудааст. Новобаста аз душвориҳои зиёд дар роҳи аз худ намудани дониш - пайваста омӯхтани асарҳои илмӣ-пажӯҳӣ донир ба фанни номбурда, мо шогирдон наметавонистем бидуни дарсҳо ва фаҳмондадиҳии устод Кӯчаров паҳлӯҳои мушкилфаҳми онро аз худ намоем. Дарсҳо хеле шавқовар мегузаштанд. Устод ҳалиму меҳруbon, аммо дар айни замон хеле саҳтири ҳам буданд. Ўна таҳо мураббии асил, инчунин, инсони комилу соҳибхирад ва дорои заковати баланди шахсӣ мебошанд. Афзун бар ин, устод ба ҷавонони эҷодкори донишгоҳ низ пайваста ёрӣ мерасонданд. Дар навиштани мақолаҳо, шеъру ҳикояҳо ва дигар эҷодиёти шогирдонаи навқаламон, ба қавли доноён "дасти онҳоро мегирифтанд", навиштаҳояшонро таҳrir мекарданд ва дар роҳи мушкили пуршебу фарози эҷодкорӣ раҳнамоияшон мекарданд. Як давраи муайян музаллим вазифаи пурмасъулияти мӯҳарририи рӯзномаи "Анвори дониш"-и Донишгоҳи давлатии Кӯлобро низ ба ўҳда доштанд, аз ин рӯ, навишторҳои донишҷӯён дар сафҳаҳои ҳар як шумораи рӯзнома ба ҷашн мерасид.

Бемүхобот, метавон гуфт, ки натичай заҳмати устод аст, ки имрӯз аксари он навқаламон дар ҷодаи корҳои илмӣ-пажӯҳишӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ ва рӯзноманигорӣ, аз ҷумла дар шабакаҳои радио ва телевизиони минтақаи Қӯлоб ва берун аз он гомҳои устувор мегузоранд ва дар рушди соҳаҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоии ҳалқ, ба вижагӣ илму маориф ва журналистика саҳми босазо доранд.

Аламхон Күчаров таълимгирифтай Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин (ҳоло ДМТ) мебошанд. Дертар ба мо шогирдон маълум гардид, ки муаллим пас аз солиёни зиёд дар донишгоҳи Кӯлоб дарс гузаштанашон ба донишгоҳе, ки замоне он ҷо таҳсил мекарданд, ба кор рафтанд. Аммо эҳсоси муҳаббату ҳайроҳие, ки устод Күчаров Аламхон нисбат ба донишгоҳи Кӯлоб ва мардуми вилояти Ҳатлон доштанд, то имрӯз заррае кам нагардидааст. Робитай худро аз Донишгоҳи Кӯлоб нагусаста, ҳоло ба ҳайси устоди ҳамкор дар кафедраи адибиёти тоҷик ва журналистикаи ин муасиса фаъолият доранд, дар баргузор намудан ва гузаронидани семинарҳо, конфронсҳои илмӣ ташаббус нишон дода, ба омӯзгорон маслиҳатҳои судманд медиҳанд. Мо шогирдон аз маслиҳату роҳнамоиҳои ин шахсияти пуркор, донишманди асип, табиатан хоксору самимӣ пайваста бархӯрдор мегардем. Ҳусусан аз замоне, ки устод ба Донишгоҳи дав-

Бахшида ба 75-солагии профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсӣ - тоҷикистонӣ. Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон Кӯчаров Аламхон



латии Күлоб дубора ба кор омаданд, бо ў
ҳар мавқеи созгор вомехўрем ва аз сўхба-
тҳои ширину дилнишинашон баҳра ме-
гирем. Ба гуфтан меарзад, ки таҷрибай
рӯзгор на танҳо ба хирад ва маърифата-
шон нерӯ ва тавон бахшидааст, балки дар
ниҳоди ин марди хирад сиришти неки
инсониро ба сони бурдборӣ парвардааст.

Феълан то бад-ин поя мархилаҳои камолот паймудан, устод дар рушду нумӯи илму фарҳанг, мактабҳои олию миёнаи дигари кишвар низ саҳм мегузоранд ва дар омодасозии мутахассисони дорон маълумоти олӣ ва соҳибунвонҳои илмии муассисаҳои таълимоти олии дигари кишвар низ кӯшишҳои босамар анҷом медиҳанд.

Пас а пош хўрданни Иттиҳоди Шўравий ва солҳои аввали соҳибистикполӣ, бо сабабҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ вазъи аксар донишкадаю донишгоҳо дур аз пойтахт ҷойгир буда, аз ҷумла Донишгоҳи давлатии Кўлоб сол то сол рӯ ба завол овард. Устодони соҳибуనвон бинобар сабаби ноҳуб будани вазъи иқтисодӣ аз донишгоҳо, ки солиёни зиёд он ҷо мекарданд, ба дигар донишгоҳу донишкадаҳо нақли макон карданд ва ё ба қасбу кори дигар гузаштанд. Ҳавфи барҳам хўрдан ва ё ба филиали донишгоҳо марказӣ табдил гаштани Донишгоҳи Кўлоб низ ба миён омада буд. Мушкилии пайдо шударо аз байни донишмандони тоҷик пеш аз ҳама устод Ҳудой Шарифов (ёдашон ба ҳайр) дарк кард ва дар пайи ҳалли он ҷараандешӣ менамуданд. Дар ин кори ҳайр, яъне тайёр намудани қадрҳои илмӣ дар соҳаи филология барои минтақаҳои дур аз марказ муҳаққиқони варзида Маҳмадаминов А., Кўчаров А. ва дигар олиммони

даминов А. , Кучаров А. ва дигар олимон низ камари ҳиммат баста, то имрӯз даҳҳо шогирдони соҳибунвонро барои муассисаҳои олии қишвар омода карданд ва ин иқомд бо маромидома дорад.

Устод Аламхон Кӯчаров аз ҷумлаи зиёдии камшумори тоҷиканд, ки умри бо баракати хешро сарфи ду пешаи турнифтиҳор: омӯзгорӣ ва муҳаққикии адабиёти тоҷик намудаанд. Лозим ба гуфтани аст, ки ҳар ду пеша ба якдигар ҳамранг буда, яке дигареро пурра мекунад. Агар гуфта шавад, ки он кас ҳамчун омӯзгори муассисаи таҳсилоти олӣ, ҳама кушишу талошҳои пажӯҳишшияшро барои шинохт ва омӯзондани адабиёти тоҷик ба ҳарҷ медиҳад, росту дуруст аст. Чуноне ки дар таълифи китоби адабиёти тоҷик (барои

синфи 11), дар ҷараёни омӯзонда-
ни тарҷумаси ҳоли адаб ва таҳлили
осори ў барои устуворсозии хоти-
раи шогирд, саҳифаэро ба саволу
супоришҳо мебахшад, ҳар як вожайи
душворфаҳмро дар поварақи китоб
шарҳ медиҳад ва таваҷҷуҳи хонан-
даро ба назарияи адабиёт ҷалб
мекунад. Чунин усули таълифи ки-
тоби дарсӣ барои баланд бардош-
тани савияни дониши шогирд нақши
баланд мегузорад. Чунончи агар
адаб дар жанрҳои гуногуни роман,
повест, ҳикоя ва драма асарҳо офа-
рида бошад, муаллифи китоби
дарсӣ, хусусиятҳои ҳар як жанри
адабиро ба таври фишурда таш-
реҳу тафсир мекунад. Ҳамин аст, ки
китоби Адабиёти тоҷик (дар ҳамму-
аллиғи бо Ҳудойназар Асозода
Душанбе соли 2007), дар нисбат ба
китобҳои солҳои пешин ба чоп ра-
сида, аз нигоҳи мундариҷа ва услу-
би нигориш, дар сатҳи баланд ҷой
дорад.

Устод дар солҳои тӯлонӣ ба ҳалқу миллиати худ ҳизмати ҳалол ва фидокоронаю дилсӯзона, ба хотири пешбурди илму адаб карда истодаанд. Ӯ дарвоқеъ аз ҷеҳраҳои тобандай илму фарҳангӣ нави тоҷик дониста шудаанд ва кору зиндагии устод шоистаи ибрату эҳтироми мосогирдон ва ҳамзамонон мебошад.

Чусторхой илмий устод дар самти мат-
ншиносӣ (Текстология) аз арзиши балан-
ди илмӣ барҳурдоранд. Ҳанӯз соли 1994
ба ин паҳлӯи муҳимми адабиёт аҳамият
дода китоберо унвонии "Маъсалаҳои мат-
ншиносии адабиёти тоҷик" (Душанбе "Ма-
ориф", 1994) ба чоп расондаанд, ки дар
ин баҳши омӯзиши адабиёти тоҷик да-
рёфти нисбатан нав дониста мешавад.

АРТИСТИ ХИЗМАТ- НИШОНДОДАИ ТОЦИКИСТОН ҲАМ АЗ МИЁНИ МО РАФТ!

АЗИЗОВ Бобоҷон (тав. 26.06.1950, ш. Қўлоби вил. Ҳатлон, аз хонадони зиёй), ҳунарпеша, сарояндаи тоҷик, Артисти хизматнишондодай Тоҷикистон (1983), Ҳунарпешаи национали Тоҷикистон (1992).

АЗИЗОВ Бобоҷон (тав. 26.06.1950, ш. Қўлоби вил. Ҳатлон, аз хонадони зиёй), ҳунарпеша, сарояндаи тоҷик, Артисти хизматнишондодай Тоҷикистон (1983), Ҳунарпешаи национали Тоҷикистон (1992).

Хұнарпешай халқын Гоцикістон (1996).
Барандай Қоиза озмуни үйлескелес
хөфизони ғашық (1979), иштирокдори
Фестивали умумиттилоғи Театрхон
халқын дар ш.Москва (1969), Фестивали

умумицахонии Театрҳои халқӣ дар ш.Кишинёв (1970) ва Ярмаркаи умумицахонии Лейпциг (РДГ, 1983) мебошад. Хатмкардаи факултати забон ва адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогии Қӯлоб

Институт давлатий педагогий Күлбөй (холо ДДК ба номи Абұабдуллохи Рұдакый, 1971). Хизмати ҳарбій дар сағи Құввахоң

мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ (1972-1974), корманди хонаи маданияти ш. Кӯлоб (1974-1976), сарояндаи Театри давлатии мазҳакаи мусикии ш. Кӯлоб ба номи С. Вализода (1976-1989). Аз соли 1989 роҳбарӣ бадеи ансамбли "Навои Ҳатлон". Дар

Этоди суруду оҳангҳои халқӣ сабки хоса дорад. Сурудҳои "Дилҳо нишона карда" (ғазали Мушфий), "Ёди Ватан" (ғазали Махфий), "Ҳарфи дигар мазан" (шеъри Ҳ.Гонӣ), "Нолай Кова", "Хорӣ макун" (шеъри С.Аюбӣ), "Модар" (шеъри Ф.Ансорӣ), "Ту шириналаб" ва г. дар иҷрои Азизов хеле дилнавозанд. Маҳорати хуби актёри низ дорад; дар як силсила намоишҳо нақшҳои асосиро ҷолиб бозидааст: Муҳаммадали Ашқар (аз "Карим Девона"-и Т.Аҳмадхонов), Фарҳод (аз "Хусрав ба Ширин" и М.Турсунзода ва А.Деҳотӣ) ва г. Бо ордени "Дӯстӣ" (1998) ва Ифтихорномаи Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон мукофотонила шудааст.

Бобоҷон Азизов рӯзи 21.01.2021 аз олам ҷашм пӯшид.

Раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба хешу таборон ва наздикони эшон сабри чамил хоҳонад. Рӯҳат юд ва хонаи оҳиратат обод бол!

ХАМДАРДИ

Раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ аз даргузашти омӯзгори факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ Мирзоев Шариф Саҳтандӯхгин буда, ба фарзандон ва наздико-

наш самимона тъзвия баён меќунад.
Мархум яке омӯзгорони ботачриба ва
пуркор буданд, ки дар таълиму тарбияи
насли наврас сахми щоиста доштанд.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

ЭЗТИБОР НАДОРАД
Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018 ба донишҷӯи соли 4-уми факултати молиявию иқтисодӣ (таълими фосилавӣ) Атоев Бобоҷон додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эзтибор соқит дониста шавад.

ХХХХ

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018 ба донишҷӯи соли 5-уму факултати молиявии иқтисодӣ (таълими гоифона) Раҳимов Фарҳод додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

МАТНШИНОС, МУНАҚҚИД ВА ОМҮЗГОРИ ОЧРКОӨ



Бахшида ба 75-солагии профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсӣ - тоҷикистонӣ Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон Кӯчаров Аламхон

худро дар мавкеи шогирдон мебинаду эҳсос менамояд. Банда низ аз роҳнамо-иҷу кӯмакҳои соғдилонаашон баҳравар гардидаам.

Дар ҳақиқат, устод барои мо шогир-
дон машъали шабафрӯзо мемонад, ки
дар зулмоти шаб самти дурусти ҳарака-
ти роҳи маърифатро нишон медиҳад.

Бароям мои ифтихор ва шарафман-дист, ки бо устод шиносой дорем ва чандин маротиба ҳам дар зониҳо ҳам дар хонаашон меҳмон шудаам. Аз ин лиҳоз, мушоҳидай дигаре, ки аз устод бардоштаам ин аст, ки кадом вақту соате, ки ба назди устод Кӯчаров рафтаам, эшонро ё машгули навиштан ва ё мутолия кардан дидам. Боре нашудааст, ки устодро дар ҳолати истироҳат дида бошам. Албатта аз ин чост, ки устод Аламхон Кӯчаров бо донишмандиву фазилат ва ҳалимиву хоккорӣ шуҳраи давру замон гаштааст.

Дар баробари хислатҳои ҳамидаву писандида инсонӣ, ҳамчунин, осори илмиву таълимий ва мақолоти устод наздики 300 ададро ташкил дода, ғайр аз ин мавсуф матни илмии ду асари Садриддин Айнӣ (қиссаҳои "Одина" ва "Марғи судхӯр"), ду асари Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ("Рисолаи қудсия" ва "Маърифати нафс") ва феҳристи осори Соҳиб Табаровро ба чоп додаанд, ки маҳсули фаъолияти бевоситай матншиносии устод аст. Мувофиқи маълумоти дастраснамуда микдори асарҳои тақризномудаи устод Кӯчаров аз 30 адад зиёд мебошад.

Устод Аламхон Күчаров фидоин рохи илму тадқиқ ҳастаңд. Чунин менамояд, ки ў ба равиян тадқиқоти хеш чун ба фарзандаш муносибат мекунад. Ҷустуҷүаш мунтазаму ғояҳои илмиаш поя бар таҳкурсии устувори пажӯҳиш дорад. То кунун чизе чоп накардааст, ки ин ё он андешаи илмии ўро зери шубҳа гузошта бошад. Ўро ҳамчун олими соҳибмактаб ва пуркор эътироф менамоянд.

Чун сухан аз соҳибмактаб будани устод рафт, хотирнишон месозем, ки мактаби илми устод ин як соҳаи мустаҳками илми адабиётшиной, яъне матниной мебошад. Вобаста ба ин самт, устод асарҳое оваридаанд, ки пояҳои устувори илми матниносиро гузаштаанд, аз қабили "Нақди матн ва масъалаҳои матнининосии насли Садриддин Айнӣ", "Нақди матни осори Садриддин Айнӣ", "Мавқеи танқиди матн дар адабиётшининосии тоҷик ва масъалаҳои матнининосии насли Садриддин Айнӣ". "Масъа-

лаҳои матншиносии адабиёти тоҷик" ва ғайра. Дар номгӯи осори устод тақризу мақолаҳои илмӣ ҷои намоёне доранд, баҳусус, навиштаҳое, ки бурду боҳти эҷодиёти адибони мусосирро фаро гирифтаанд. Дар баробари ин, аз ҷараёни адабӣ ва бурду боҳти адабиёти мусосир комилан огоҳ аст. Мунтазам тақризу мақолаҳояш оид ба эҷодиёти шоирону на-висандагон, ҳамзамон, дар васоити аҳбори омма ба табъ мерасад. Ба андешаи Ҳафиз Раҳмон ва Қарор Нурқаев - устодони кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Дониишгоҳи миллии Тоҷикстон "Борҷо шудааст, ки болои мизи қориаш дастхати адибонро дидаем ва пай бурдаем, ки он дастхатҳо баъди мутолия ва маслиҳату раҳнамоии устод ба табъ хоҳанд расид". Аз ин маълум мегардад, ки то ҷое ки мо аз устод бобати доишмандиву пажуҳишгариаш оғаҳем, фаротар аз он ҳам Аламхон Кӯчаров қобилияти баланди зехнӣ доранд.

Кисмати бузурге аз таджики отустод Кӯчаров ба масоили гуногуни матниной - накди матн, таърихи эҳоди асар, муқойсаи матнҳои гуногуни асари бадей, роҳҳои муаяйн кардани ироди эҳодии нависанда, таҳаввули матн ва тафаккури бадей, таҳқиқи хусусиятҳои услубии матн ва муаммоҳои дигари чопи илмии осори адабон иртибот доранд.

Фаъолияти густурдаи устод Кӯчаров иборат аз матниной, мунаққидӣ ва таълимӣ иборат аст. Устод то соли 1997 дар Доңишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ кору фаъолият намуда, сипас ба Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон ба кор мөраванд ва дар ин боргоҳи бонуфузи илмӣ кореро анҷом мебдиҳанд, ки боиси пайдо шудани илми нави соҳаи филология - матниной мегардад. Ёдовар бояд шуд, ки аз рӯи гуфтани устодони факултаи филологияи Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон қабл аз омадани устод Кӯчаров илми матниной ҳатто дар ҷадвали фанҳои таълими факултаи филология мавқеъ надошт ва дарс ҳам дода намешуд.

Самти дигари фаъолияти густурдаи устоди гиромро ниқидӣ ташкил медиҳад, ки ба як силсила маҷмӯаҳои ашъори шоирони мусосир тақризу мақолаҳо навиштаанд, ки аз назари моҳиятбин ва ҳам тафаккури бадеии рушддидаи ўшаҳодат медиҳад. Навиштаҳои "Давоми нек роҳатро" (тақризи ашъори Ашур Сафар), "Номай меҳри шоир" (нақди шеъри Иаз

Неъматӣ), "Ман шеъри шоиром" (такриз ба маҷмӯаи шеърҳои Қутбӣ Киром "Субҳи содиқ"), "Сузу сози қалби дардошно" (ба муносабати 50 - солагии Алимӯҳаммади Муродӣ), "Таронаҳои баҳор", (тақриз ба маҷмӯаи "Турнаҳои"-и Муҳаммад Ғонӣ) ва ғайраҳо аз ҳамин қабиланд.

Хулоса, дар бораи фаъолияти илмӣ, таълимӣ, мунаққидӣ ва хислатҳои неку шоистаи устод Аламхон Кӯчаров ҳар қадаре, ки сухан ронем, бозҳам сари ин масъала андешаҳи хубу ногуфта зиёд боқӣ мемонад, чаро ки воқеан ҳам устоди азиз ҷашмаи хушкнашавандай илму эҳсонеро мемонад, ки ҳамвора дар ҳоли ҷӯшу ҳурӯш ва афзоишанд.

Вобаста ба ин, аз фурсати муносиб истифода бурда, мо низ дар радифи дигар дўстону пайвандон ва ҳамкасбону шогир-дон устоди арчмандро ба ин санаи фар-хунда сидқан шодбош гуфта, барояшон саломатию умри бардавом ва саодати рўзгорро тамано менамоем.

**Гадомад Зулфиев, номзади илмхой
филологий, дотсенти Донишгохи
давлатии Күлоб ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ**

*Ба хотираи Абдусатори Гулаҳмад,
полконик, собиқ муҳаррири рӯзномаи
"Марзбони ватан"*

*Абдусаттор бародари хурдиям буд,
Нишони акаам чону дилам буд.*

Сухандон, сухбаторо, дилкүшо ў,
Ба андоми низомӣ бебаҳо ў.
Дарего, рафт аз байнмон бародар,
Ҳамон марди ациби тоҷбарсар.
Гиристам, нола кардам, ман ба ёдаш,
Дигар суде надорад хотироташ.
Кунам шукронга ман аз он Ҳудованд,
Ки монд аз ў нишонӣ чанд фарзанд.
Ба кораш ҷиддиву пуртадбира буд,
Ҳалолкору наҷибу беҳтаре буд.
Набуд ором, баҳри кору бораши,
Ки аскар интизор аз "Марзбонаш".
Аз ў боқӣ бимонад дар дили ман,
Ҳамон лабхандай зебои чун ман.
"Акаҷон" гуфтанаш чун тухфае буд,
Барои ман азизу меҳтаре буд.
Сухандон ширин бо ман ту гуфтӣ,
Маро бигзоштӣ, рафтиеу рафтӣ.
Ҳамеша ёд меорам туро ман,
Чӯ суд, дигар ту нестӣ, эй таҳамматан.
Рӯҳашро эй Ҳудованд, шод гардон,
Бикин ҷаннат ҷояш, эй Ҳудочон.
Акоят чанд сухан дар васфи ту гуфт,
Паноҳат бар худо, эй доддари ҷон.
Абдулҳамид Гулҳамад, шоир,
нависанда, Корманди шоиста Тоҷи-
кӯистон. Аз доими маснавӣ созигӣ



Ба кроссворди шумораи гузашта 5 нафар хонанда чавоб пешниҳод кардаанд, ки аз ин шумора танҳо 3 нафар кроссвордро бехато пешниҳод кардаанд: Раҳимов Сиёвуш (05.12.2020, соати 7:49, 1 хато), Каримзода Ҳисайн (05.12.2020, соати 7:51, бехато), Исломова Моҳихурросон (05.12.2020, соати 08:06, бехато), Валиева Ҳалима (05.12.2020, соати 08:09, бехато), Боймуродова Мадина

ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!


(05.12.2020, соати 11:13, 5 хато).

Аз ин рӯ, мо ба хонандагоне, ки ба идора чавобҳои худро ирсол карданд, сипос меғӯем, аммо голиб танҳо нафаре мешавад, ки пеш аз дигарон чавобҳояшро дуруст ва ё бо камтарин хоти пешниҳод кардааст. Дар ин шумора голиб Каримзода Ҳисайн

мебошад, зеро чавобҳояшро пеш аз дигарон пешниҳод кардааст.

Хонанде, ки чавобҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташриф биоварад.

Муҳлати қабули чавобҳои кроссворди мазкур то 10.02.2021 муайян шудааст.



ДИҚҚАТ!

ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РӮZNOMA ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУПӢ ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНӢ ҚАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.



Тақдири ман бо тақдири давлату миллати тоҷик зич пайваста аст ва ин пайвастагӣ кору фъолияти сермаҳсули ҳамешагиро талаб менамояд. Ман ин масъулиятро бисёр амиқ дарк менамоям.

АНВОРИ ҶОНИШ



МУАССИС:
Донишгоҳи давлатии ӯзбекистон
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН,
доктори илмҳои химия, профессор,
узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа, профессор

ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,
номзади илмҳои филология, дотсент

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илмҳои филология, дотсент

ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

ЗАФАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори фахрии
донишгоҳ

РАФИЕВ САФАРХОН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

САРМУҲАРИР:
ЧАҲОНГИР РУСТАМИШО,
номзади илмҳои филология, дотсент

Андеша ва акидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришиҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзнома маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба уҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ЧДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адади нашр 5500

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон №030/
Р3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англесӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тариқи обуна дастрас
мегардад.

НИШОНӢ:
735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3-31-15,
мобилий: 985-76-77-12; 981-00-02-19

2021

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |